

ПАИРАВ
СУЛАИМОНӢ

ГАЧАУХ
ШЕРҲО





ПАЙРАВ СУЛАЙМОНОВ
(1899 – 1933)



МАЧМУАИ ШЕРХО

нашиёти давлатии тоҷикистон
— ۱ ۹ ۴ ۱ —

Государственная
республ. б. бл. Тад. ССР
им. А. Ф. ПДУСИ

165359

сточни

ПАЙРАВ СУЛАЙМОНИ

Отачон Пайрав Сулаймоний аз он шоирхоест, ки бо маҳсули ками адабиаш дар адабиёти тоҷик мавкеи на-моёнро ишғол карда тавонистааст.

Ин муваффакияти шоир, бешубҳа, тасодуфӣ нест, барои дурусттар таҳдил кардани эҷодиёти Пайрав, мо-муҳтасаран ба тарҷимаи ҳол ва давраҳон зиндагӣ кар-даи ў истода мегузарем.

То Революцияи Социалистии Октябрь хонии Бухоро монанди тамоми Азияи Миёна, дар зери асорати коло-низаторҳои рус буд. Дар ин мамлакат савдогарон торафт кувват гирифта, молҳои ҳоми онро (пахта, нашм, пӯсти қарокӯлӣ ва ғайра) аз ҳалки меҳнаткаш бо ҳаргуна фиребу найранг кашида мегирифтанд ва ба капиталистони рус, ба ҳӯҷаинҳои худ мефурӯҳтанду бо ҳамин капитали худро кувват медоданд.

Пайрав Сулаймоний дар оилаи яке аз ҳамингуна сав-догарони маҳаллии Бухоро, дар соли 1899 таваллуд ёфтааст. Чи тавре ки худи Пайрав дар тарҷимаи ҳоли худ менависад, дар солҳои 1907—1911 дар мактаби кӯҳ-наи Бухоро таҳсил намуда, пас аз он ба мадрасаи ибти-дии форсии шаҳри Марв дохил мешавад. Баъд аз тамом кардани мадрасаи форсӣ ба омӯхтани забони русӣ шавку

хаваси калоне пайдо мекунад. Ба гумони мо, омӯхтани забони русиро ба Пайрав бештар падараши талкин карда бошад даркор, чунки забони русиро омӯхтани Отачон барои падари савдогараш аҳмияти калоне дошт. Бо капиталистони рус муомила ва доду гирифти ҳаррӯза доштан хоҳ ноҳоҳ ба омӯхтани забони русӣ эҳтиёҷ пайдо мекунанд.

Дар охир, падараши барои вай муаллими хусусӣ пайдо карда, ду сол дар назди ў забони русӣ меомӯзонад. Пайрав дар муддати ду сол (1914—1916) каму беш бо забони русӣ гап мезадагӣ ва мензиштагӣ мешавад.

Баъд аз ошногӣ пайдо кардан бо забони русӣ, шоир ба таври пинҳонӣ аз муллоҳон ҷоҳил, газета ва журналҳои русӣ хондан мегирад. Барои давом додани ин омӯзиши худ ба мактаби реальни Когон дохил гардида, дар он мактаб то викиан Колесов (1917) таҳсил менамояд.

Дар шароити саҳти реакционии амири Бухоро бо ҷигуна азоб ва машакқати "зиёд ба мактаби реальный иштирок" кардан ва адабиётҳои рус хонданашро худи Пайрав нақл мекунад, ки ин кор барои вай ҳатари марговар дошт, яъне вай маҷбур будааст, ки то Когон аз болои либосҳои европагӣ ҷомаю салла пӯшида ояд ва дар Когон, дар як ҷойхонае ҷомаю саллаашро гузошта, баъд аз он ба мактаби худ биравад.

Соли 1918, вакте ки реакцияи уламои ислом боз ҳам зӯр мегардад, Пайравро, барои бо либоси европагӣ гаштанаш, ба ҷадидӣ ҳукм карда, дар паи куштани ў мешаванд. Ин таъқибкунии қувваи сиёҳи ислом Отачонро маҷбур мекунад, ки хонанишин гардида, дар кӯча ба сараш фарангӣ гирад.

Дикқати Пайрави ҷавонро адабиёти бузурги классики тоҷик-форс кайҳо боз қашида буд. Шеър ва дос-

тонҳои гигантҳои ин адабиёт — Фирдавсӣ, Рудакӣ, Саъдӣ, Хоғиз ва инчунин достонҳои романтикӣ шоири бузурги Озарбайҷон — Низомии ганҷавӣ таланти шоирии Отачонро сабзондан мегиранд, вай дар болон сатрҳои ҳар як асари ин классикҳо шабҳоро рӯз ва рӯзҳоро шаб мегардонад. Аз солҳои 1918—1919 сар карда, каму беш шеърнависиро машқ мекунад.

Пайрав дар солҳои аввали революция бо таъсири муҳити оилавӣ (падараши миллионер буд) ва инчунин дар зери таъсири намояндагони адабиёти ҷадидизм, ки мақсади онҳо ба амал набаромада, бар акси ҳоҳиши онҳо, дар Бухоро революцияни социалистӣ шуда буд, нағавонист ин революцияро пешваз гирад. Ҳатто, аз гуфти ҳуди шоир, вай дар солҳои 1924—26 дар зери таъсири непманӣ монда, эҷодиёташ аз лирикаи интівӣ, аз доираи тавсифи ҷашму зулғу ҳоли сиёҳ берун набаромадааст. Шоир дар он давра бо лирикаи пессимистӣ ҳиссияти ҳудро маҳдуд соҳтааст. Бинобар он дар он солҳо, ки дар лавқан савдогарии падари ҳуд менишааст, ба гайр аз:

Чи шуд ки боз фалак мекашад ба куичу канорам?
Чи бахти шум ки пайваста гаштааст дучорам?

чизи дигаре гуфта назметавонист.

Революцияни Социалистии Октябръ ва муваффакиятҳои он сол то сол, дар қатори дигар республикаҳои советӣ, дар Тоҷикистони советӣ ҳам мустаҳкам шудан гирифт. Душманони ҳокимияти советӣ, дар натиҷаи бо роҳбарии партияи большевикӣ муборизаҳои фидокорона бурдани аскарони сурх ва тамоми меҳнаткашони Тоҷикистон, торумор шудан гирифтанд, ҳалқи тоҷик ба зиндағонии ҳушбахтона соҳиб шудан гирифт. Дар ин муддат адабиёти ҷавони советии тоҷик ҳам ба сабзидан ва мустаҳкам кардани поядон ҳуд далерона қадам гузошт. Ақиун намояндагони адабиёти ҷадидизм, ки кайҳо ба

контрреволюция рафта буданд, ошкоро овози худро бароварда наметавонистанд. Аммо овози нависандагон ва шонрони советӣ торафт пуркувваттар баромадан гирифт. Нависандан бузурги тоҷик Садриддин Айнӣ ва шоири забардасти тоҷик Абулқосим Лоҳутӣ асарҳои ҷовидонии худро эҷод намуданд. Тамоми гӯшаю канораҳои мамлакатро бо таронаҳои революционӣ пур намуданд. Як гурӯҳ нависандагони ҷавон дар майдони адабиёти советӣ қадам гузоштанд.

Дар ин солҳо Пайрав Сулаймонӣ нашъунамо ёфта, барои ба адабиёти революционӣ хизмат намудан дасту остин барзад. Вай ба хубӣ фаҳмид, ки нависандагони шоири танҳо ҳамон вакт метавонад ҷовидонӣ гардад, ки барои ҳалқ хизмат қунад. Бинобар Пайрав:

Ба адӯ гӯй, ҳон, биларҳезад:
Қаламам дашизву синони манафт!
Манафт аз пайравони ҳомон сурх,
Қаламам шоҳиду замонни манафт.

гӯён роли назмро, ки вай бояд ҳамчун аслиҳаи буррои партия, дар мубориза барон бахти инсоният хизмат қунад, муайян менамояд. Шоири ин идеяи худро дар шеъри «Бар зидди оппортунистони «чап» ва рост. Ба ёрин зарбдорон» конкреттар карда мегӯяд:

Аскари қаҳрамон ба даст алаъ,
Дар раҳи инқилоб мо—ҳар ду.
Ӯ ба сарсина, ман ба ҷашми адӯ,
Ӯ ба тиру туғанг, ман ба қалам.

Умуман баъд аз солҳои 1930—31 доиран тематикан Пайрав Сулаймонӣ васеъ гардида, мазмунҳои социалистиро дарбар гирифтаанд.

Отачон шоире буд, ки дар пеши эчдиёти худ талаботи хеле калон гузашта буд. Таланти бузурги худро ба хубй хис намуда, чахонбинии худро пайдарпай васеъ менамуд. Барои ин ки моҳияти чукури революции социалистиро фаҳмад, барои ин ки ҳар як викизи ин муҳитро дар образи бадей дароварад, асарҳои марксизмо монданашуда меҳонд. Вай бо эчдиёти классикҳои бузурги адабиёти рус Пушкин, Лермонтов, Горький ва Маяковский қайҳо боз ошно буд. Мана дар ин солҳо шоир манфиати ҳакиқии омӯхтани забони русиро ба хубй фаҳмида, онро ба маъниои интернационалӣ — барои омӯхтани адабиёти классикии рус кор мефармояд.

Ин буд ки Пайрав ба шакл ва мазмунни баланди шеър соҳиб шуд. Мазмунни шеърҳои худро бо ҳакикат ва ҳастии ватани социалистӣ бой гардонид. Вай нағз фаҳмида буд, ки санъаткори ҳакиқӣ бояд ба манфиати ҳалқ нависад ва дар шодмонию ғамгинии вай шарик бошад. «Шукуфаи ирфон, ё худ озодии занони Шарқ», «Якӯми Май ва МОПР», «Ба муносибати вафоти шоирини қиlobии рус Маяковский», «Ба муносибати викизи Афғонистон», «Навиди Вахштрай», «Манораи марғ» барин шеърҳои ӯ солҳои сол дар ёди хонандагони советӣ бокӣ монда, номи шоирро ҷовидонӣ мегардонанд.

Пайрав аз мазмун ва образҳои дураҳшони асарҳои Максим Горький, Серафимович ва Маяковский илҳом гирифта, ба ин адабион «Қалами санъат ва меҳнат», «Ба устоди «Сели оҳанин», «Ба муносибати вафоти шоирини қиlobии рус Маяковский» барин шеърҳои баландсанъати худро баҳшида навиштааст.

Ғайр аз ин, Отачон бо тарҷума намудани як қатор асарҳои устодони адабиёти советӣ адабиёти тоҷикро бой гардонид. «Сели оҳанин» (Серафимович), драмаи «Балво» (Фурманов) ба забони тоҷикӣ бо қалами Пайрав тарҷума карда шудаанд.

Дар баҳори соли 1941 ба рӯзи вафоти Пайрав Сулаймонӣ 8 сол пур мешавад. Номи ин шонри пуристеъдоди тоҷик дар адабиёти мо то абад зинда ҳоҳад монд. Ҳуди шонр ҳам ба ин боварӣ карда, бо ифтихор гуфтааст:

То ҷаҳон ҳаст, зинда ҳоҳам буд,
Каламам умри ҷовидони манаст.

M. Турсунзода.



Кысми
якум

ШУКУФАИ ИРФОН
Е ХУД
ОЗОДИИ ЗАНОНИ ШАРК

Сахаргахе шудам аз хона чониби гулзор,
Даме ки шамси ҷаҳонтоб сар зад аз кӯҳсор.
Зи диданаш шаби торик буд рӯ ба гурез,
Зи юмни ӯ ғаму андӯҳ гашт рӯ ба фирор.
Ба лолаву гули насрини боғ ҳусн афзуд,
Ба булбулони чаман дод савти мусикор.
Хулоса, дасти табиат ҷунон гухар афшонд,—
Замин чу фарши зумуррад шуд аз ямину ясор.

II

Зи кунчи боғ хиромон шуданд, чун товус,
Гурӯхи духтаракони зарифи гулруҳсор.
Зи рӯяшон ҳама пайдост рангу бӯи чаман,
Зи мӯяшон ҳама барпост бӯи мушки татор.
Тавонашон ҳама аз фанни тарбият сероб,
Димоғашон ҳама аз илму маърифат саршор.
Ҳама ба вакти сухан — хушбаёну хуш-оҳанг
Ҳама ба ҳини такаллум — малеху хушгуфтор...

III

Бунафша гуфт ба насрин ки: эй рафики шафик,
Суман зи настарин омӯхт дарсро такрор.
Ба лола дода сабак аргувон зи накқошӣ,
Дигар шакоиқу савсан фитодааст канор.
Ба ханда гуфт шакоиқ ки: ҳон, бунафша! Dame —
Зи худситой бозою ин сухан ёд ор:
— Ки гул ду рӯз дар ин гулистан намоён аст,
Вале ба синаи булбул ҳамеша монад хор...

IV

Падид гашт ба рӯи ҳаво сияҳ abre,
Гирифт сурати хуршеду гашт тираву тор.
Ба ногаҳон зи яке кунчи боғ шуд пайдо
Чаноби шайх, чу деве ки сар занад аз ғор.
Ба дӯш чоман иблиқ, ба каф асои баланд,
Ба чона риш, чу ҷоруби раставу бозор.
Ба ҷои илм, ба сар пур намуда ҷаҳлу ғурур,
Ба ҷои ҳилм, ба дил парварида фиску шарор.
Ба сар амомаи пурпечу, бурда бар печаш
Ҳазор ҳудъаву¹ макру фиребу ҳила бакор.
Ҳазор фатвии ноҳақ аз ӯ шудӣ содир,
Ҳазор ғаҳшу ҳақорат аз ӯ будӣ изҳор.
Ба даст сабҳаи саддана, ҳар яке дона
Ҳазорхонабисӯзу ҳазормурдашумор...

V

Ҳамон расид ба наздики духтарон, чун дид
Ки ҷумла карда фаранҷию ҷашманд канор.
Аз ин намуна ҷаҳонтира шуд ба ҷашмонаш
Ва з-ин муонина ҳушаш парида шуд якбор.

¹ Ҳудъа — фиреб, ҳила.

Фиканд чин ба ҷабин аз ғазаб, — ту пиндорӣ, —
Ки лона карда дар ў аждаҳову ақрабу мор...
Фифон қашид ки: эй духтарони беномус!
Даҳон қушод ки: эй наслай падарбезор! ..
Магар ба тинататон нест зарра шарму ҳаё?
Накардаед зи бегонағон хичзолату ор?
Магар зи шаръи шарифи расул маҳрумедин
Ки тарсатон зи «худо» нест, бим аз «қаҳхор»?
Хулоса, он қадар аз қаҳр ҷастуҳез намуд,
Замин ба ларза шуду осмон гирифт ғубор.
Самуми боди ҳазон чун ба гулруҳон бивазид,
Парид ранги ҳама, чун шукуфаҳои баҳор...

VI

Чу ин муомилаи ваҳшиёнаро дидам,
Намонд токатам, аз даст рафт сабру қарор.
Ба пеш рафтаму гуфтам ки: ҳон, палидаки шум!
Даҳон бубанд зи афсонаҳои ноҳинчор!
Макун ту дастдарозӣ ба мӯғчагони ҷаман,
Мабод зор ниҳад по ба ошъёни ҳазор! ..
Туро чи кор ба оину расми озодӣ?!
Забон бикаш ки ба фарки ту мезананд чу мор.
Кунун замонаи ҷумҳурӣ асту озодӣ,
Зи золимони бадандеш мекашанд димор!
Гузашт он ки ба найрангҳои буқаламун
Замонаро бифиребӣ, чу рӯбаҳи маккор!
Зи ҷаври туст ки афғон ба нола асту ғифон!
Зи зулми туст ки: Эрон ҳароба гашту мазор! ..
Қабонли араб аз макри туст бодиягард,
Саноен аҷам аз ҳилан ту беосор!
Супурда маҳвани Ҳиндистон ба ҷонги рақиб,
Қашида дилбари мисрӣ ба ҳичлаи ағъёр.
Шикаста косаи чинӣ ба базмгоҳи фаранг,

Дарида пардаи румй ба боргохи «цор». ¹
Хулоса, бонси бадбахти замона туй! ..
Нихон шав аз назар, эй буими шуми бадкирдор...

VII

Чу дид шайх ки бар ҳилааш намонда засар,
Чу хорпушт, сарааш хам намуду рӯ ба фирор.
Чу абри тираи зулмат шуд аз само яксар,
Дубора духтари ховарзамин ² намуд узор...
Сипас ба духтаракон рӯ ниҳодаму гуфтам
Ки: эй шукӯфанд ирфону меваҳои баҳор! ..
Ба гӯши ҳӯш бидоред гуфтаи Ленин,
Асосу поян озодии сиғору кубор:
— Занони Шарқ, зи сар афканед бори ситам,
Хукуки худ биситонед аз ямину ясор! ..

К р и м — Я л т а . 1926.

¹ Ц о р (царь) — подшоҳи Россия.

² Д у х т а р и х о в а р з а м и н — яъне офтоб аст.

ТАХТИ ХУНИН

Боргохи бузурги пуразамат,
Мабдаи ваҳму маркази ваҳшат.
Пештоқи мунакқашу зебо,
Зери бурҷаш сутунҳои сиёҳ.
Андарун гунбади баланди қабуд,
Сақфи гунбад пур аз сиёҳию дуд.
Дару деворҳои ў гулгун,
Нақшҳои бунафшию нилун.
Лавҳаҳо нақш гашта бар девор
Бо хати зар катибаи бисъёр:
«Дин қавӣ бод, ё кариму ғафур!»
«Шоҳ бodo музafferу мансур...»
Дар миёнҳои боргохи ҳашам,
Тахти сангин ситода мустаҳкам.
Ранги ў, ранги гулгуни сиёҳ,
Нест гулгун, балки хуни сиёҳ.
Зери ў чорпояи фӯлод
Назди ҳар поя буд як ҷаллод,
Дасти ҳар як ба қабзаи шамшер,
Ҳамчӯ гурге ба ҳамлаи нахҷир...
Ба камарҳо ҳалонда ҳанҷари тез
Ҳанҷари сарбурандаи хунрез...

I

Рүи он тахтасанги пурдашат
Бүд биншаста марди бадхайбат,
Чашмҳо хира-хираву пурхүн,
З-он хувайдост: қаҳру ҳашму чунүн,
Абрувони хамидаи пурчин.
Чини ў сар қашида то ба ҷабин.
Риши ҳурмоиранду пурхамутоб.
Бар занах печ ҳурда, ҳамчу таноб.
Лаб ба хун ташна, панҷааш ҳунрез,
Бабрсон нохунаш дарандаву тез,
Синааш пур зи ҷавру зулму ситеz,
Аз нигоҳаш ба ларза сад Чингиз.
Такъя дода ба лӯлаи зардор,
Акли ў хоб, ҷаҳли ў бедор.
Магзаш аз аклу фахму ҳӯш тихӣ,
Пур зи авҳому шаҳвату мастӣ...

II

Хар тараф саф ба саф ситода ба по
Даст бар сина сарварони сипоҳ,
Ҳама омодаи гирифтани «ҷон»
Ҳӯш бар ҳукму гӯш бар фармон.
Ҳама шодоби қатлу фатҳу зафар,
Ҳама мағрури молу давлату зар.
Ҳама чолок ҳодими «миллат»
Бандай «дин»-у ҷокари давлат.
Пур буд аз бӯи хун димоги ҳама,
Чунки лабрез буд аёғи ҳама...

III

Дар миён тӯдае сари бетан,
Даст бечисму ҷисм бегардан.
Гашта аз ҳар канор хун равон.

Хуни бадбахти фаълаву дехкон;
Хуни мазлум, хуни бечора,
Хуни бехонумону овора:
Хуни меҳнаткаш, хуни марди факир,
Хуни пиру ҷавон — сагири кабир...
Таҳт хун, поя хун, замин пурхун —
Боргоҳаш зи хун шуда гулгун

Мавҷу гирдоби руди Ҷайхун хун,
Ҳар тараф чун назар кунӣ: хун, хун..!

IV

Дами дарвоза бо камоли турур,
Рост истода шаҳсё бо шайпур.
Бо навои баланди пурҳаячон
Чун садои нахиби қандани чон.
Бонги шайпур гашт дар ғурриш,
Асаду хун гирифт з-он чӯшиш.
Аз дами дар касе намоён шуд.
«Саҷда» бар рӯ ба рӯи таҳт намуд;
Марди бадхӯй, бадқиёғаи гоҷ
Дошт дар даст ҷӯбдастани оч,
Ба камар баста ҳанҷари буррон,
Аз дамаш катра-катра хун резон;
Шоҳи хунхорро назар афтод,
Бо сари худ бадӯ ишорат дод.
Гуфт: — мири ғазаб, чи овардӣ?..¹
Тӯшан тозае раҳовардӣ!..²
Бо адаб дар ҷавоб мири ғазаб

¹ Мири ғазаб — ғаиси ҷаллодонӣ аст, ки дар ин ҷо мири урганҷӣ—қушбегии собиқи эмир Олимҳон мурод аст.

² Раҳовард — савғотӣ.

Гуфт: «К-эй подшохи покнаасаб,
Эй ба шамшери тези бурронат,
Сад ҳазорон факир қурбонат!
Эй ба як ҳукмат аз ямину ясор:
Гашта барбод хоки мулки Ҳисор!
Эй ба фармонт шаҳрҳо вайрон,
Фукаро кӯ ба кӯю саргардон!
Эй ба як амрат уфтода ба хок,
Сад ҳазорон факир гашта ҳалок,
Эй ки бо як ишора, дар як он
Мамлакатро намуда гўристон,
Эй ки дин аз руҳи ту ёфта «нур»,
Эй сарон ту пур зи лӯъбату хур,
Эй шабу рӯз дар нишоту тараб,
«Эй ту, авлоди поки шоҳи араб»,
Эй ки дар банди ҷоҳу зинданат,
Бандагони факиру уръёнат,
Эй ки дар нори «дӯзахат» биръён,
«Куфр»-у муздуру фаълаю дехкон,
Эй падар-то падар ба ҳукму ҳакам
«Шӯҳрат афкандаанд» дар олам!..
«Рӯҳи» Темур аз ту доим шод
Расми Чингиз кардай эҷод!..
Эй ту бо амну сулху дод ситеz,
Эй ки паймонаат зи хун лабрёз!
Бандаву чокару ғуломи туам,
Қамтарини саги ҳароми туам!
Рӯзу шаб посбону бедорам,
То бидонӣ чи сон вафодорам.
Дар раҳи ту ба ҷон ҳамекӯшам,
Хун ба ҷон шароб менӯшам!
«Тоатат»-ро ба сидқ медорам,
Чусту ҷолоку тезу хушъёрам.
Амру фармон ҳама баҷо кардам,

Хизмати хешро адо кардам.
Шаҳру қишлоқу дех ба дех гаштам,
На биёбон бимонд, не даштам;
Ҳама кунцу канор бў кардам,
Хуб тафтишу ҷустуҷӯ кардам.
Еғиёнро чунон ҷазо додам,
То дами маргашон сазо додам.
Тег бар фарки чумла афкандам,
Беху бунъёди марду зан қандам.
Қўдаконро ба кўра дардодам,
Сўз дар синаи падар додам.
Наъшҳо дар танур сўзондам,
Чашмҳоро ба тир дўзондам.
Дасту бинию гўш буррондам,
Зинда-зинда ба гўр гўрондам.
Хун дар чўйҳо равон кардам,
Даштро боғи аргувон кардам.
Зару молу матоъ ғун кардам,
Балки аз гуфтаат фузун кардам.
Мобақиро ба гораташ додам,
Ба раису амораташ додам.
Саркашонро ба хун фурӯ кардам,
Балки дар хун шустушӯ кардам.
Навхатонро ба маҳрамӣ додам,
То нагӯй ки рафта аз ёдам.
Духтаронро ба даст овардам —
Ин бувад камтарин раҳовардам.
Чанд сайди асир овардам,
Хизматат дастгир овардам.
То ки бо дasti худ «равон» созӣ,¹
«Бодаи айш» иўши ҷон созӣ.

¹ Равон соҳтани — киноя аз күштан ва овехтан аст.

Хар чи фармон дихй ба чон созам,
Камтарин бандаат сарафрозам».

V

Шохи хунрез шоду хандон шуд,
Неши дандонхом намоён шуд.
Аз сари шавку завқ аз чо хост
Бонги фарьёду оফарин бархост!
Баъд аз он рӯй бар вазорат кард,
Бўқчабардорро ишорат кард.¹
Хилъати зарнигорро овард,
Мири чаллод чома дар бар кард.
Аз ҳама сӯ баланд шуд фарьёд:
— Бии тўқсона...²
Хон муборак бод!!!.....
Мири бў саҷдаҳои шукрон кард,
Бўса бар дасти шохи „даврон“ кард.
Шохи хунхор таҳниятҳо гуфт,
Мири тўқсона ҳамчу гул бишкуфт.

VI

Шаҳ дубора бадӯ ишорат кард.
Майл аз тӯдаи асорат кард.
Мири бў зуд сӯи дарбон шуд,
Бахри эҳзори он асирон шуд.
Боз он хунҳо ба чӯш омад,
Занги занҷирҳо ба гӯш омад.
Шаш нафар аз најоди кӯхистон,
Мардикорону батраку дехкон,
Пиру ранҷуру хаставу бемор,

¹ Бўқчабардор — мансаби касе ки чома ва хиљатҳоро нигоҳ медорад.

² Бии тўқсона — насаби бузурге аст, мисли генерал губернатор.

Гушнаву ташнаву ҳалоку низор.
Ҳама дар дасту пойҳо занҷир,
Марг аз ҳар канор домангир,
Рӯ ба рӯ чун ба таҳти шоҳ шуданд,
Сари ҳам карда ҷо ба ҷой шуданд.

VII

Шоҳи хунхор ҳашму қаҳролуд,
Гуфт: «Эй коғирон!.. Эй мардуд!
Эй ҳама ёғиёну бадчинсон!
«Осиёни хабиси беимон!»
Аз ҷи исъёну моҷаро кардед?!
Нанг аз сояи «худо» кардед?
Молу андозро ниҳон кардед,
Кинаву буғзро баён кардед!..
Тарки «имон»-у фасхи «дин» кардед,
Лакка бар соҳиби нигин кардед,
Хукму амри маро ба ҳок задед,
Ба никоби хафия чок задед,
Сирру асрорро аён кардед,
Гӯш бар ҳарфи саркашон кардед!
Рӯ ба кӯху ҷиболҳо кардед,
Орзуҳо... ҳаёлҳо кардед?!

Хостанд то зи шаҳ суол кунанд,
Додҳоҳиву арзу ҳол кунанд,—
Муштҳон қавии ҷалладон
Ҳурд бар фарқҳояшон ҷандон,
Чашмҳо аз ҳадика берун шуд,
Мағзҳо ҳар тараф парешон шуд.

VIII

Зулму бедод рӯз-афзун буд,
Мамлакат зери мотаму хун буд,
Шаҳр мотамсарою гиръён буд,

Хар кучо оху доду афгон буд;
Косай сабри халқ шуд лабрез,
Халки мазлум кард рӯ ба ситез:
Синфи дехқону синфи меҳнаткаш
Хама бо синаҳои пуроташ,
Шӯру исьёну мочаро карданد,
Синфи муздуурро нидо карданд.
Аскари сурхи давлати Шӯро
Бахри имдоди шўришу балво,
Даст бар дасти якдигар доданд,
Оташи инқилоб дардоданд.
Чонфишонӣ — диловарӣ карданд,
Раҳнамоню раҳбарӣ карданд,
Синаи чокро сипар карданд,
Рӯ ба дарбори пурхазар карданд;
Хар тараф барки оташ афишонданд,
Калъаҳоро ба зӯр ғалтонданд;
Мушт бар фарки ҷавр афканданд,
Беху бунъёди зулм барканданд.
Раъду барку шарора боло шуд,
Доду фаръёду ҷегу ғавғо шуд.
Ларза бар таҳту боргоҳ расид,
Як замон пардаи сиёҳ дариid;
Байраки сурх барфарошта шуд,
Бо ҳати зар ҷунин нигошта шуд:
Нест бодо асорату шоҳон!
Зинда бод инқилоби коргарон!!
Таҳту точи амир яксон шуд,
Тоҷикистон дигар гулистон шуд.

Сталинобод, февраль, 1931.

РЕСПУБЛИКАИ ТОЧИКИСТОН ВА МАТБУОТИ
РАНҖБАРИИ ТОЧИК

Ба муносибати ҷашни б-солагии газетаси
„Тоҷикистони сурх“

I

Дар асри фалокати амирӣ,
Дар даври ғуломию асири
Буданд ба банди ҷоҳи торик
Меҳнаткашони турку тоҷик.
Деҳқон зи замини хеш маҳрум,
Батрак ба фишору зулм маҳкум.
Як чанд Саид амир Олим,
Бедодгари шарири золим
Бо зулму ситам идораҳо соҳт,
В-аз каллаю сар мунораҳо соҳт.
Бо фахшу фӯчур зиндагӣ кард,
Ифлосгарию гандагӣ кард.
Аз ҳосили музди меҳнат ў тоҳт
Амбор пур аз ҳазинаҳо соҳт;
Бас ҳонаи синфи камбағал сӯҳт,
То шамъи сарои хеш афрӯҳт.

Тақкурсии ин асоси давлат
 Хели феодал бувад ва сарват;
 Ү моян ҳар фалокате буд,
 Ү решан нахли офате буд.
 Ү ҳамчу зулу ба хун макидан,
 Чун тортанаки таноб чидан;
 Ү теша задй ба пои заҳмат,
 То поя ниҳад ниҳоли давлат;
 Мекӯфт ба фарки синфи меҳнат,
 То саҳт шавад бинои сарват.
 Ү буд асоси дину имон,
 Бешубҳаву бешак ўст «яздон»,
 Ү бутгару бутфурӯшу бутсоз,
 Ҳам худ буту бутпарасту бутбоз.
 Ү соҳиби боғу ҳуру ғилмон,
 «Ү дўзаху ӯ сироту шайтон».
 Ү тўбу туғанду тири шамшер,
 Ү маҳбасу ҷоҳу банду занцир;
 Ү подшаҳу амири даврон,
 Ү соҳиби бандаву канизон;
 Ү соҳиби таҳту тоҷу давлат,
 Ү молики боргоҳу ҳашмат.
 Ү буд калиди бонгу сарроф,
 Савдогару муштэру аллоф;
 Ү ҳасми бади ҳуқуки насвон,
 Фармондехи бесаводу нодон.
 Ү соҳиби ҳосили зироат,
 Молик ба тиҷорату саноат.
 Ҳар макру фиреб дар ҷаҳон аст,
 Зон ҳайкали тирагун нишон аст.
 Ү буд асоси ҷангиги дунъё,
 Ү фитнагари шарири якто...

V

Табрик расид аз Сталин,
 Шогирди дурустқавли Ленин:
 «К-эй коргарони мулки точик!»
 «Эй бурдā ба сар ҳёти торик!»
 «Озод шуда зи зулми мирон»,
 «Эй дар раҳи социализм пӯён!»
 «Хон, дар сағи инқилоб күшед!..»
 «Бо гайрату ҷаҳду шавқ ҷӯшед!»
 «Дарвозан Шарқ — Тоҷикистон»
 «Ибрат бахшад ба Хинду Афғон»;
 «Обод кунед ҷои худро»,
 «Он дашти фараҳфазон худро»,
 «Табрику саломи оташин бод»,
 «Бар камбағалони он замин бод!..»

VI

Гуфтӣ зи тамоми навҷавонон
 Дорӣ ту басе умеди шоён;
 Албатта, аз ин умеди дилдӯз
 Пайдост натиҷаҳои фирӯз,
 Бешубҳа, плони панҷсола
 Анҷом шавад ба чорсола.
 Мо дар раҳи социализм күшем,
 Чун оҳани сурхгашта ҷӯшем.
 Мо душмани сарвату нигинем,
 Содиқ ба васияти Ленинem.
 Мо бо «чап»-у рост додҳоҳем,
 Чун пайрави ҳатти шоҳроҳем,
 З-ин роҳ раҳи дигар надонем,
 Ҳома ба раҳи ғалат наронем.
 Чун аскари сурхи инқилобем,
 Ҳушъёру далеру комъёбем.

Мо пахта ба мулки хеш корем,
Аз хорицаҳо тамаъ надорем,
Аз пахтан гайр чашм пӯшем,
Дар кишти зиёди пахта кӯшем,
То гӯзаву кӯракаш бичинем,
Зеро ки ба аҳди худ аминем.

VII

Ин ҳавзан матбуоти тоҷик
Бо камбағалон гашт наздик;
Аз коргарону дехқонон,
В-аз комсомолон-навҷавонон
Ташкил намуд мухбironро,
Ҳам мӯхбираҳон навҷавонро.
У большевикона ҳезҳо кард,
Бо босмачиён ситеzdо кард,
Ташвиқ намуд ба дехқонон;
Оянд ба киштукор ҷандон.
Аз батраку в-аз миёнахолон,
В-аз камбағалону мардикорон
Ташкил диҳанд колхозҳо,
Оянд ҳама ба совхозҳо.
Муштэур — кулокро биронанд,
Андар сафи хештан намонанд;
Бо гайрату иттифоқ ҷӯшанд,
Дар кишти плони пахта кӯшанд,
Дар Шарқ намунавор бошанд,
Мустаҳкаму устувор бошанд;
Бо душмани синфи худ бичанганд,
Дар мақсади хештан наланганд,
Бар фирмай «чап» ҳучум созанд.
Вайро зи миёна гум-созанд.
Бо рост муборизат намоянд,
В-аз ҳар ду муфорикат намоянд.

Рӯ бар раҳи ленинизм оранд,
Пунданаи социализм коранд.
Дар соҳтмони мулк кӯшанд.
Бо ғайрати инқилобӣ ҷӯшанд.
Хошок зи роҳи хеш рӯбанд,
Бар фарқи зааркунанда кӯбанд,
Донанд ҳукуки ҳоҳаронро,
Озод кунианд то занонро!..
Андар сафи аскарони Шуро
Омодаву ҳозирӯ муҳайё,
Богайрату ҳушъёр бошанд,
Дар ҳифзи пролетор бошанд.
Таълими умумро намоянд,
Боист ҷавону шир оянд,
Дар мактаби ленинизм хонанд,
Моҳияти социализм донанд.

Сталинобод март, 1931.

БА МУНОСИБАТИ ИНҚИЛОБИ БУХОРО

2 сентябрь 1920

Эй дидай гиръёншудаи бесару-сомон,
пурхун шуда чандон
аз баҳри азизон.
В-эй абрасифат қатразани додани борон,
чун ҷавҳари ғалтон,
муштоқи каримон.
Эй дил шуда маҷрӯҳ, ту аз ҳанҷари буррон,
аз дасти вазирон
в-аз ҳукми амирон.
В-эй ҳамҷу қабӯтар ба қафас монда зи тайрон
парҳо шуда яксон
бо зорию афғон.
Эй бастаи занцири тазаллум тани моён,
бо чоки гиребон
афтода ба зиндон.
Ҳамгашта шуд аз зулм қади сарви ҷавонон,
чун қолиби бечон,
афсурдаву ҳайрон.
Эй ҷамъи ҷавонону занон в-эй шаҳидон,
аз хуни шумоён
саҳро шуда алвон.

Шуд марду зани шаҳр сияҳпӯшу пурофон,
раҳмат ба шумоён,
нафрат ба амирон! . .

Ҳон, мужда шуд озодии чумхурии шоён,
эй ҷамъи ҷавонон,
шуд навбати моён!

Шуд байраки сурҳ аз дару девор парафишон,
чун меҳри дураҳшон,
ҳар сӯ шуда тобон... .

Бухоро, сентябрь, 1920.

ҚАЛАМИ САНЪАТ ВА МЕХНАТ

Ба муносибати ҷашни 40-солагии адаби пролетарӣ
Максим Горький

Зиҳӣ ба панҷаат, устоди санъату меҳнат,
Зи меҳнат санъат резад зи санъатат меҳнат.
Ҳазорҳо асарат чилва мекунад шабу рӯз,
Ба пеши ҷашми ситамкаш чу «Модар»-и дилсӯз...¹
Агарчи душмани синғӣ зи ҳашм мелофад,
Матои хеш ба дӯкони хеш мебофад.
Чу анкабут миёни карашк мегечад,
Ба тори хеш, ба зуннори хеш мепечад.
Ҳамеша панҷаи меҳнат қаламтарош бувад,
Аз он тарош ба ҷисми адӯ ҳарош бувад;
Ҳазорҳо қалами мӯшикоф месозад,
Дарон миён қаламат роли хеш мебозад
Ба санъати қаламат пролетор менозад!

Самарқанд, сентябръ, 1932.

¹ Романи Горький — „Мать“.

БА УСТОДИ „СЕЛИ ОХАНИН“ СЕРАФИМОВИЧ

Ба муносибати ҷашни 70-солагиаш

Қатраи шабнаме ки меборад,
Навдаҳои гиёҳ меорад;
Гар ҳарорат бадӯ асар созад,
Самарашро зиёдтар созад.

Қатраҳо бешумору бисъёранд,
Дар биёбону дашт меборанд,
Гар зи меҳнат канору маҳруманд,
Ҳасу ҳошоки ғайр меоранд.

Ҳома дар дасти ҳар банибашар аст,
Балки устоди санъату ҳунар аст.
Агар аз зиндагию меҳнату ранҷ
Дур бошад, — раҳаш раҳи дигар аст.

Қатраҳои чакидан қаламат
Объёри баҳори меҳнат шуд,
Баҳри нашъунамои кишти комун
Ҳиммату ғайратат ҳарорат шуд.

Мӯшикофии ҳомаи заҳмат
Гӯшаҳои ҳаётро омӯҳт,
Ҳар шароре ки сар зад аз меҳнат,
Торикиҳои даҳрро афрӯҳт.

Хомаронони рохату рўзӣ
Санъат аз баҳри санъаташ додаанд.
Ту ки санъат ба меҳнат омӯзӣ,
Аҳли меҳнат зи санъатат шоданд.

Қалам ар чӯби хушку фӯлод аст,
Лек дар дасти чун ту устод аст,
Чун ба меҳнаткашон қарин гардид,
Соҳиби «Сели оҳанин» гардид.

ТАЪРИХИ МАНОРАИ УЛУГБЕК 1350—1931

Агар асри шўро бинозад равост
Ки ин асрро оғаринҳо сазост.
Манори куҳансоли ҳамгаштаро
Ки вазнаш ҳазорон хирвборҳост,
Ба нирӯи меҳнат баландаш намуд,
Чу дидаш ки помоли боди фаност.
Муаллақ ба курсни оҳан нишонд,
Ба таҳкурсни маҳкамаш кард рост.
Паи соли таърихи таъмири ў¹
Хирад маҳви ин сунъи ҳайратфазост
Муҳандис ачаб «тархи мину» кашид²
«Манори Улугбек гардид рост».

¹ Ба ҳисоби абҷад „паи сол“ ки маънон дигари он баъд асол аст, ба „таърих таъмир“ ки 1931 аст зам карда шавад, ҳосили мешавад.

² „Манори Улугбек гардид рост“ 2255 мешавад, ки аз ин „тарх мину“ соқит карда шавад, ҳосили он 1932-н мелодӣ мешавад.

БА ЗАРБДОР!

Кувваи бозуят, эй сириштаи меҳнат,
Охану фӯлодро чу мум кунад нарм,
Шӯълаи он зарбаҳову оташи ғайрат
Маъдани афсурдаро чу кӯра кунад гарм.

Ҳон, бизан, эй зарбдор, зарба ки ин дам
Қобили мардонагист, лонки химмат!

Саҳт зан, эй шерамард, бар сари сандон
Бо дами хонск дам ба дам ки ситезад
Оташу барку шарора, шӯълаи сӯзон,
Мағзи дили мили оҳанин бирезад.

То ки дили саҳти сарват аз ҳасаду дард
Об шавад дар мукобили туву ҷавлон.

Марш ба пеш, эй ҷавон, ки ҷашми саноат
Ҳар қадаму ҳар нафас ба роҳи ту ҷораст.
Қўб ба хониску путк аз сари ғайрат
Лонҳаи панҷсола дар сари ҷораст.

Урро, эй бозувону панҷаи меҳнат!
Урро,
эй навҷавон ки фурсати кораст!

Сталинобод, 1930.

МУЖДА БОД, ЗИНДА БОД ҲАШТУМИ МАРТ

Солҳо зери чодари зулмат
Ба ҳазон месунурд умри ҷавон —
Ба канизин сохиби сарват
Зани бечора, духтари дехкон.

Муфтни шаръ доимо фатвه
Ба ҳариду фурӯши зан медод,
Ба кафи мардҳо расан¹ медод:
Ба асорат қашанд занҳоро...

Бомдодон муаззини шайтон
Чег мезад ба бонги савти аzon:
«Қадкоматуссалот, эй мардон!»,
«Мушт кӯбед, ҳон, ба фарқи занон!»

Инкилоби бузурги коргарон
Беху бунъёди зулм яксар қанд,
Сарвату динро ба хок фиканд,
Кард занро ҳалос аз зиндан.

Ҳаштуми март иди ранҷбарон
Пахи кард ни шиорро ба занон
То шаванд ҳамхуқуқ бо мардон:
Мужда бод!
Зинда бод Ҳаштуми март!

Сталинобод, март, 1931.

¹ Расан — ресмон.

ЯКУМИ МАЙ

Инак на 10,

На 100,

На 1000 аст,

На камаст.

Як тұда дар таронаву

Як тұда дар ғамаст,

Як сү нишот-овару

Як сүй мотамаст.

2 даста,

2 гурұх,

2 синфу

2 пешвой.

Танхо на 10,

На 100,

На 1000 аст,

бешумор...

Як сү капиталист,

Дигар сү пролетор,

Рүй оваранд ҳар ду—

Ба майдони корзор,

Он душмани дарандаву

Ин дүстдори Мой.

Душман на 10,
На 100,
На 1000 аст
дар камие.

Садхо ҳазор тўпу туфанг оварад зи кин,
Гах рў ба Ҳинд ораду,

Гах Мисру
Гоҳ Чин...

В-аз бахри нест кардани
Рӯзи нахусти Мой.

Аммо на 10,
На 100,
На 1000 асту
100 ҳазор...

Миллионҳо муборизи синфи пролетор
Бо досу путки хеш
Бурун оварад шарор
Аз бахри пешвозин
Рӯзи нахусти Мой!

Сталинобод, апрель, 1931.

KОРВОН

Саёҳат байни Сталинобод ва Самарқанд

Гурум...

Гурум...

Гурум...

Ин корвони оташбор

Ба пеш медаваду

Пеш меравад ҳамвор.

Тапар...

Тапар...

Тапар...

Ин чархҳон фӯлодӣ

Ба гардишанд

Ба болои рельсҳон қатор.

Шабар...

Шабар...

Шабари

Мавҷҳон оби Аму

Ба гӯш мерасад,

Ҳамчун навои мусикор.

Шибир...

Шибир...

Шибири

Донахон борон бин
Ки мужда медихадат

Аз вусули кишту кор!

Замин...

Замин...

Заминни пахта

Хар тараф шуда сабз—

Чу банди дастаи райхон

Хазорхо хектор...

Такар...

Такар...

Такари

Мошину тракторко

Далолатаст

Ба ичрон:

5 дар сари 4!

Май, 1931.

САРВАТ ВА МЕХНАТ

Ба муносибати ҷашини 13-солаи Октябрь
ва инқилоби Бухоро

Карниҳо чавру зулму бедодӣ
Ҳукмрон буд дар ҷаҳони кӯҳан,
Зери фармону ҳукми сарвату фан
Сад ҳазорон гурӯсна ҷон додӣ...

Сарват — он обу лои ҳайкали дин
Нақшабони фиребро месоҳт,
Гард бар ҷашми фарқ меандоҳт,
То набинад ҳукуки худ ба якин...

Мехнат — ободсози кӯҳнаҷаҳон,
Берун аз дастгоҳу ободӣ,
Бехабар аз ҳукуку озодӣ,
Умр месуд зери бори гарон...

Ҳар чи мехнат ба зӯр мепардоҳт,
Сарват онро ба ҳештан мебурд.
Ҳар ҳаробӣ зи дасти сарват буд,
Мехнат онро дигар бино месоҳт...

Сарват андар сарои иззату ноз,
Мехнат андар балои ранҷу азоб,
Кори сарват ҳамеша амру ҳитоб,
Кори мехнат ҳамеша аҷзу ниёз...

Мухтасар: фаъла, коргар, дэхкон
Субху рўзу шаб — бору киштукор,
Пушт хам, панча захм, пой низор,
Хама мўхточи молу хонаву ион...

Рафта-рафта ду синф, ду чараён:
Он яке золим, ин яке мазлум,
Он яке ҳоким, ин яке маҳкум,
Кина дар байнашон намуд аён.

Синфи мазлум чашми худ бикшод:
Зулму макру фиребу ғорат дид,
Захмату дашнаву асорат дид;
Парда аз рӯи золимон афтод.

Синфи меҳнат ҳама зи чо частанд,
Хуни мазлумҳо ба ҷӯш омад;
Фулғулу наъраву хурӯш омад.
Ҳар тараф саф ба саф миён бастанд.

Досу путку каланд боло шуд,
Банду занчиру маҳбасу зиндон
Ҳама бар ҳоки тира шуд яксон,
Байраки инқилоб барпо шуд.

Точу таҳти шаҳон ба ҳок афтод,
Давлату дину боргоҳу ҳашам,
Ҳам тааддию ҷавру зулму ситам —
Ҳамагӣ сар ба сар ниход ба бод.

Оташи инқилоб шуд барпо,
Шӯъла андоҳт дар тамоми чаҳон;
Октябрь — инқилоби ранҷбарон
Ҳонумонсӯз гашт сарватро...

Сталинобод, 1930.

„Муборизай октябрй ва ноябрин соли 1905 яке аз ҳаракатҳои бузурги пролетариат, баъд аз Коммунаи Париж аст. Ӯ ба мо муборизай намуна-виро дод, ки вай барои мо ҷароғи (маяки) кори тарбиявии мубориза-ҳон тоза гардад“

(Ленин, ҷилди XI, саҳифаи 83)

1905

Чавру зулму тааддию бедод,
Ҳукми катлу бадарғаву зиндон,
Ҳилаи шайху попи чун шайтон,
Фиску мастии даври истибдол...

Синфи меҳнаткаш, тӯдаи деҳқон
Рӯзу шаб зери меҳнату кулфат,
Не дами күш кашида, не роҳат,
Ҳама бемору гушнаву уръён...

Ҳама аз номи мазҳабу миллат
Баҳри кайфу сафои шоҳу амир;
Баҳри таъмини бою шайху вазир
Ҷонфишонии тӯдаи меҳнат.

Сафи майдони ҷангӣ Русу Япон
Пур зи ҷӯшу хурӯшу ғавғо буд,
Оташи тири тӯб боло буд,
Навҷавонон ба хоку хун ғалтон.

Падару мӯдарони ранҷбарон
Пиру мағлуку ҳаставу бемор,
Дарбадар, бенавову гушнаву зор
Рӯзу шаб дар фироқи фарзандон.

Охир аз гушнагӣ шуданд ба ҷон,
Рӯ ба дарбори шоҳ оварданд,
Илтиҷову паноҳ оварданд
Ки ба онон диҳанд нону амон.

Шоҳи «одил» зи рӯи «раҳму қарам»
Ба сӯи тӯпхона фармон дод,
Ҷои нон—тири гарми сӯзон дод,
Рехт бар фарки ҷумла ҳоки адам.

Зану марду шабобу пиру ҷавон
Рехт чун барги хушк дар майдон.
Пур зи хун ҷӯи нахру дарьё шуд,
Лолагун кӯҳу дашту сахро шуд.

Сталинобод, январь, 1931.

ТАЪРИХИ ФАВТИ ШОИРИ МЕҲНАТКАШИ ФОРС ШАЙХАЛИ ПИНАДЎЗ

19-ми августи соли 1929 дар Бухоро

Доим ба зери меҳнату кулфат ниҳода сар,
Як умр гайри факру табоҳӣ на дида рӯз,
Дасташ зи неши сӯзани заҳмат шуда фигор,
Чашмаш зи тори риштai ғам монда аз фурӯз.
Буд ҳомааш чу дашна ба ҷони ситамгарон:
З-ӯ нахли ҷаҳлу давлату дин буд решасӯз...
Рӯзи душамбе нуздаҳи августи вақти шом
Шамъи ҳаётш гашт ба якбора тирасӯз;
Бо (оҳу-воҳу) муддати (як) соли ҳастагӣ
— Рафт аз қатор шонри муздури пинадӯз. . .¹

Бухоро, авгуист, 1929.

¹ „Рафт аз қатор шонри муздури пинадӯз“ ба ҳисоби абҷад 1910 мешавад, (оҳу-воҳ) ва (як)-ро илова карда шавад, ҷамъ 1929 ба ҳисоби мелоди мешавад. Маҷмӯаи ашъор ва васниятнома бо дастхати худаш ва акси пинадӯзо бо бâзе китобҳо ва асбобҳои ман дар станциии Когон дуздидани. Афсӯс ки, чоп кардани маҷмӯаи мазкур бисъёр лозим ва зарур буд.

БА ЧАМЪИЯТИ ХИЛОЛИ АХМАР!

Чамъияте ба хизмати навъни банибашар
Подору устувор камар баста дэр тарик.
Беҳтар зи модару падару хоҳару рафик.
Бедор субху рӯзу гурубу шабу сахар...

Ҳар заҳм аз ўст марҳаму ҳар ранҷ аз ў ҳалос,
Ҳар ҳастаро саломату ҳар дардро даво;
Ҳар долро тақаллуму ҳар кўрро шифо,
З-ӯ тан дар истироҳату з-ӯ ҷон гирифта пос...

Биншаста назди бистари ранчур, духтаре —
Бо чехраи күшодай дилчўй, меҳрубон,
Дасте қашида бар сари ранчури нотавон,
Бо тифли ширхор ба онни модарӣ;

Гоҳе зрак зи чехраи ў пок менамуд,
Гоҳе ба ноз шарбату шаҳдаш ҳамечашонд,
Гоҳе газета, гоҳ ҳикоя, гаҳе румон
Бо ҷумлан фасоҳат тақрир менамуд...

Ранчур дар мукобили ин лутфи бегарон
Мекард сад ҳазор ташаккур ҳаме баён.
Пайваста зинда бод ба олам Ҳилоли сурҳ!
Монод бар фурӯғ ҳамоно чамоли сурҳ!

Бузоро, октябрь, 1927.

БА МУНОСИБАТИ ВАФОТИ ШОИРИ ИНКИЛОБИИ РУС МАЯКОВСКИЙ

«Завраки ишқ шикаста шуд...»¹ афсус!..
Сафарашиб тамом нокарда,
Бахри пурчӯшро шино карда,
Гарку қоёб гашт шонри рус.

«Завраки ишқ шикаста шуд...», аммо
Киштиҳон дигар бино созем,
Сар ба сар баҳрро шино созем,
Киштиҳон мукаммалу зебо;

Киштии меҳнат, киштии заҳмат,
Киштии зидди шоҳу давлату дин,
Киштии интиқому киштии кин,
Киштии фатҳу киштии нусрат...

Киштии иттиҳоди шўроҳо
Бахри осудагии ранҷбарон,
Бахри таҳрики инқилоби ҷаҳон,
Пеш пеш!

Урро!
Пеш-пеш!

Урро!..

Тошкент, апрель, 1930.

¹ Ин як ҷумла аз мактуби қабл аз вафотин Владимир Маяковский аст:— „Любовная лодка разбилась о быт...”

БАР ЗИДДИ ОППОРТУНИСТОНИ „ЧАП“ ВА РОСТ БА ЕРИИ ЗАРБДОРОН

Гаҳ зи «чап», гаҳ зи рост пайдарпай
Фитна ангезию фасод кунӣ,
Бо адӯ низ иттиҳод кунӣ,
Каҷравию ғалат, ҳато то кай?!

Ҳатти шоҳроҳи ленинӣ раҳъ мост,
Дар «чап»-у рост мо намегардем.
Бо пролетариот ҳамдардем.
Роҳи марксистӣ, роҳи фирмай мост.

Мо плонни саноати ҳудро
Бо тамоми муваффакиятҳо
Метавонему мекунем иҷро
Дар сари чор сол бе каму-кост.

Зарбдорони коргар, дехқон,
Бо колективу фабзавуч, совхоз,
Бо трактору путку кӯбаву дос
Дар раҳи социализм гашта равон.

Аскари қаҳрамон ба даст алам,
Дар раҳи инкилоб мо — ҳар ду.
Ӯ ба сарсина, ман ба ҷашми адӯ,
Ӯ ба тиру туфанг, ман ба қалам.

Сталинобод, декабрь, 1930.

8-ми МАРТ ВА САНОЕИ НАФИСА

Ба ходимони саҳнаи Театри Давлатии Тоҷикистон
бахшида шуд

Эй духтари навҷавони тоҷик!
Эй насли пролетору деҳқон!
Бархезу камар бубанд борик,
Озод шав аз каманди зиндон.

Аз баҳри саноен нафиса
Биштобу ҳаменамоӣ хизмат,
Зоро ки саноен нафиса
Озук дихад ба рӯҳи меҳнат.

Ин аслаҳаи бузурги шурӯст,
Ин теги пролетори дунъёст,
Ин оинан ҷаҳони ибрат,
Оромгаҳи пролетариат.

Имрӯз ки рӯзи ҳаштӯми март —
Озодкунандай занон аст.
Ин йди бузурги духтарон аст,
Деҳ ҷодири ҷашмбанд барбод!

Сталинобод, март, 1931.

ПРОЛЕТАРХО

Дасту рўяш зи дуд гашта сиёҳ,
Нафаси синааш чу шайпураст.
Вакти кораш агар чу монда шавад,
Дастбардор нест, масураст.
Дасти одат гирифтааш доим
Бахри мошина-чарх мумтозаст.
Оҳани сахту хўлаи саркаш,
Назди ў ҳамчу мум сарбозаст.
Чархҳо бо тарона мечарханд,
Тасмаҳо дилбарона мегарданд.
Аз дами кўра офтобсифат,
Шўълаҳо гирди хона мегарданд.
Корҳои завод дар ҷӯшанд,
Лек истанд бо садои гудок,
Бо садои баланди валваланок—
Паҳлавонон ба кори худ ҷолок.
Рўи худро накарда пок зи дуд,
Ба сўи чаңг мераванд ҳама,
Бо садоқат, далеру мардона,
Ҳар замон ҳозиру мусаллаҳ зуд.
Гарчи душман ба тир парронад,
Ў ба ҳеч амр рўи нагардонад,
Боз рўзи дигар ба дасти қавӣ,
Чархи мошинаро бигардонад.

Январь, 1931.

ДУ ХУЧУМ

Ин чо хучуми мо ба фаранцию чашмбанд,
Авлоди Шарқ то шавад озод баъд аз ин,
Ҳамширагони ў шавад аз бори ғам ҳалос,
Ҳамсоягони ў раҳад аз чанги золимин...
Дигар тараф муҳофизакорони Инглис
Меоваранд ҳамла паёпай ба солиҳин.
Максудашон макидани хунаст чун зулу
Осуда, то касе нарасонад ҳалал ба ин...
Ин чо хучум баҳри ҳалосни Чину Ҳинд,
Он чо хучум баҳри асирии Ҳинду-Чин;
Ин чо хучум бар сари дорову шайху шоҳ,
Мустамликию мансабу миллатчигию дин.
Он чо хучум бар сари меҳнаткашу факир,
Деҳқону фаъла, беваю бечораю ҳазин.
Ин дар умеди роҳату осоиши башар,
Он дар хаёли шўру шару интиқому кин.
Инҳо ҳамеша дар садади интизоми мулк,
Ҳам пешрафти илму фану ҳосили замин.
Онҳо ба фикри соҳтану ихтирон нав
Тўбу туфангү бомбу шрапнелу ципелин.
Ду лавҳан хучум зи ибрат ниходамат
Пеши назар ба дидан инсоф нек бин!

Бухоро, август, 1927.

НАВИДИ ВАХШСТРОЙ

Радиограмма

Алло! ..

Алло! ..

Алло! ..

Мавч. . .

Барк. . .

Радио. . .

Алло! ..

Алло! ..

Алло! ..

Ҳар сӯ нигар ба ҷавви ҳаво.

Зи барки радио, дар синаи ҳаво. . .

Дарьё. . .

Ба ҷӯш омадаву мавҷ мезанад, аҷабо! . .

Чигуна барқ?!

Чи сон мавҷ?!

Оҳ! . .

Аҷаб! . .

Даҳшат! . .

Ба пеши саҳни дунъёст нақшай азamat,

Ба рӯи нақшаш рақамҳои 7—5—4

Ба ҷилва омада пеши назар

Қатор... қатор...
Чи нақша?
Накшан рангини ҳафтумин шуро...
Чи сон ракам?
Раками 5 шуд ба 4 ичро...
Күчо?
Ба поян Помир —
Балки боми ҷаҳон,
Ҳамон бом ки машҳур гашта дар дунъё...
Алло! ..

Алло! ..

Алло! ..

Ҳама дунъё —
Хусусан Аврупо,
Британия,
Франция,
Япония,
Америка —

Шигифт...
Ҳайрон...
Ангушт дар даҳон,
Нигарон

Ба ин бом,
Ба ин мавҷ,
радио ҷавлон...
Алло! ..

Алло! ..

Алло! ..

Ҳама ҳайрон,
Балки дар ваҳшат
Аз ин нақшан пурдаҳшат,
Балки пуръазамат

Ба сони барги дарахтони бед...

Аръар...

Тол...

Фитода ларза ба тахкурсай —

Решай капитол! ..

Алло! ..

Алло! ..

Алло! ..

Нигарон —

Балки бесару сомон

Шитоб...

Чандала...

Талвоса...

Телбазу сарсон

Зи хар канор телефону телеграф хазор...

Хабар хамерасад хар дам

Ба биржаву бозор...

Фитода:

Шүр...

Хаёхуй...

Чегу дод...

Фирон...

Ба молу

мулку

сару

каллан

чаҳонгирон.

Алло! ..

Алло! ..

Алло! ..

Мавчи дарози пурғалаён!

Алло! ..

Алло! ..

Алло! ..

Аз СССР ояд, хон! ..

Алло! ..

Алло! ..

Алло! ..

Эй пролетари рӯи чаҳон! ..

Тамоми ранҷбарон!

Як шавед! ..

Хон, шунавед! ..

Хабар! ..

Хабар! ..

Хабари тоза!

Тоза!

Тоза!

Навид! ..

Назар кунед ба рӯи ҳаритаи Осиё!

Худуди

Афғон!

Ҳиндустон!

Муғулистон!

Миёни силсилан кӯхи

Ҳиндукуш! ..

Олтой! ..

Ба сарзамини тилохез!

Кони заръафшон!

Қанори Вахш шуда

Мисри тозае барпо!

Ҳарифи пахтаи мисрӣ. ..

Ракиби руди Нил

Надира буд ба умраш:

Қаланду...

Досу...

Бел...

Күнүн ба пахтаи шүрош ишк мебозад.
Ба чустуучүш тракторсавор метозад!

Алло! . .

Алло! . .

Алло! . .

Вахшстрой

Месозад! . .

злии нобод, 1933.

БА МУНОСИБАТИ ТҮИ 8-СОЛАГИИ „ҲАҚИҚАТИ ЎЗБЕКИСТОН“

Дар муддати ҳашт сол пан нашри ҳакиқат
Озода камар баста ба ҷамъияти меҳнат,
Дар хизмати ҷамъияти меҳнаткаши тоҷик,
Аз камбағалу батраку аз дур ва наздик
Бо ғайрату ташвики фаолона шабу рӯз
Ташкил кунонид басе колхозу совхоз.
Аз ҷодари торик раҳонид занонро,
Омӯҳт ба эшон ҳунару дарси замонро.
Бо кӯшиши бисъёр пан нашри коммунизм
Дар раҳбарии фирмаву шаҳроҳи ленинлизм,
Бо душмани синфию ба майлони «чап»-у рост —
Ҷангид зафаръёб шуда бекаму бекост.
Иҷрои промфинплан, шарти Сталин
Оварда бачо, гашта ҳаме лоиқи таҳсин.
Шоёну сазовор ба таҳсини сутуда,
Фарзанди чигаргӯшаву шогирди «Правда»
Табрики рафикона ба фаъол муҳаррир,
Бар коргари матбааву ҳайъати таҳрир!

МАРШИ ПИОНЕРОН

Мускули саҳт, бозуи пурзӯр,
Дасти пуркуват, панҷаи маҳкам,
Гунаҳо сурҳ, ҷашмҳо пурниур,
Пешрав,
пешбин,
пешқадам.

— Бош тайёр!
— Доимо тайёр!
Дар раҳи социализм аз дилу ҷон!
— Бош хушъёр!
— Доимо хушъёр!
Бахри ҳифзи пролетори ҷаҳон...
Дил қавӣ, сина соғ, тан солим,
Мағз пур, хуш тёз, ақл расо,
На ба дил ваҳму не ба сар хульё,
На ғулому на кас ба ў ҳоким.
— Бош тайёр!
— Доимо тайёр!
Дар раҳи социализм, аз дилу ҷон.
— Бош хушъёр!
— Доимо хушъёр!
Бахри ҳифзи пролетори ҷаҳон,

На ба «чап» рўй оварад, на ба рост,
Роҳи ў —роҳи социализм бувад,
Роҳи шахроҳи ленинизм бувад,
На ғалат мекунад, на фикри хатост.
— Баш тайёр!
— Доимо тайёр!
Дар раҳи социализм аз дилу чон.
— Баш ҳушъёр!
— Доимо ҳушъёр!
Баҳри ҳифзи пролетори чаҳон.
Байраки сурҳро гирифта баланд,
Рўй орад ба сўн Ҳинду Чин,
Синфи худро раҳо кунад аз банд
Бо марому васияти Ленин.
— Баш тайёр!
— Доимо тайёр!
Дар раҳи социализм аз дилу чон.
— Баш ҳушъёр!
— Доимо ҳушъёр!
Баҳри ҳифзи пролетори чаҳон!

Сталинобод, апрель, 1931.

МАРШИ БАЙРАКИ МЕХНАТ

Ба тұдаш театри яхудиён

Ери факирон,
Муъниси моён,
Фамхүри дәхқон,
Рафиков, Байраки Мехнат.

(2 маротиба)

Саводу дониш,
Дурин биниш,
Саводи нодон,
Рафиков, Байраки Мехнат.

(2 маротиба)

Сархати Ленин,
Шарти Сталин,
Кард намоён,
Рафиков, Байраки Мехнат.

(2 маротиба)

Марги амирон,
Дарди вазирон,
Душмани боён,
Рафиков, Байраки Мехнат.

(2 маротиба)

Маслаки марксизм,
Роҳи коммунизм,
Кард чироғон,
Raфиқон, Байраки Меҳнат.

(2 маротиба)

Замину колхоз,
Коммуну совхоз,
Дода ба моён,
Raфиқон, Байраки Меҳнат.

(2 маротиба)

Байраки Шўро,
Дар ҳама дунъё,
Бод дураҳшон,
Raфиқон, Байраки Меҳнат.

(2 маротиба)

Плонни худро
Сохта ичро
Дар сари паймон,
Raфиқон, Байраки Меҳнат.

(2 маротиба)

Дод занонро
Хукуки шўро
Қатори мардон,
Raфиқон, Байраки Меҳнат.

(2 маротиба)

БА АДИБИ СУРХИ ИНҚИЛОБӢ РАФӢҚ ЛОҲУТИ

Аз Сталинобод

Эй шоири сурхи мулки Эрон!
Устоду адиби навҷавонон!
Эй сехнигори нуктапардоз,
Оташқалами баландпарвоз!
Дар маркази иттиҳоди Шӯро,
Дар маснади ҷаҳду шӯру ғавғо,
Гулзору баҳори ранҷу меҳнат,
Чонсӯзу ҳазони аҳли сарват!
Эй бо «чап»-у рост дар сари кин!
Эй раҳрави шоҳроҳи Ленин,
Эй он ки ба нӯги хомаи хеш
Кардӣ дили ҳасми хешро реш.
Неши қалами ту тезтар бод!
Ҳасми ту аз ин залилтар бод!
Аз номи тамоми навҷавонон
Дорем саломи гарму ҷӯшон!
Дар ҳини ниғори табъи пурҷӯш
Моро накунӣ, дило, фаромӯш!

Сталинобод, 1931.

ЯКЕ АЗ ШИОРХОИ БАЪД АЗ ШУРИШИ
СОЛИ 1905¹

Ү гумон мекунад ки ёфт зафар,
Душмани мо — ҳарис чун ҳайвон,
Ү гумон мекунад ки карда забун,
Мамлакатро ба зери зулмати сард,
Ү хунук кард синаи моро,
Сарнагун кард байрақи моро;
Лек байроқи мо мароми мост,
Маслаки зўри бодавоми мост,
Ү ба дасти қавии содикҳост.
Ғазабу қаҳри мо шадидтар аст
Аз назарҳои мо падидтар аст.
Дар дили мо шарораҳо пайдост;
Гарчи ҳоло на ҷегу дод кунем
Бо нидо — ҷамъ паҳлавононро,
Лек мо анқариб мебинем
Аз тамоми мамолики дунъё
Боз шерону паҳлавононро
Дар пайғайрати мукаддаси сурх.

Сталинобод, январь, 1931.

¹ Ин шиори инқилобӣ баъд аз шӯриши соли 1905 аз тарафи Комитети Большевиков дар Москва ба газетан „Вперёд“ дарҷ шуда буд.



ЯКУМИ МАЙ ВА МОПР

Шаби сиёхеву торик, ҳамчу зулфи бутон,
Ба пушти панчараи оҳанини зиндоне,
Нишаста бо аламу яъс шахси уръёне,
Зи фарқ то ба қадам пўст буду устухон;
Валек чашмаш аз барки маърифат пурнур,
Дилаш кавию умедаш мукаммалу манзур.

Ба дасту гардани ў банди оҳанин занцир,
Дурушту сахту сиях, чун дили чаҳонгирон,
Шуда зи ҳамлан занцир қоматаш чу камон
Заифу хаставу ранцур, ох! . .
Ин нахцир! . .
Асири панчаву сайди кадом сайёдаст?
Амон, чигуна фацеъасту ин чи бедодаст?

На қатл карда, на дуздӣ, на форату на дағо,
На ришва хӯрда чу ҳоким, на чун асас кассоб,
На чун амиру шаҳу шайх буда маству ҳароб,
На муфт хӯрда чу доро зи музди ғайр.
Чаро?! . .
Гуноҳаш ин ки тарафдори ҳакки ранҷбарааст,
Паи ҳалосию озодии банибашарааст . .

Хамекашид паёлай зи сүзи дил афон,
Гахе чу дар назарашибилва менамуд хаёл:
Занаш ба бистари беморй, хар тараф атфол
Хам аз гуруснагий фарьёд мекашанд ки:
— Нои! ..

Чигуна зулм ки вахши хам ин кадар накунад?
Чи сон диле ки дар ў ин шаар асар накунад?!
Ба ногаходон зи насими хуши фараҳ-афзой
Расид чун ба машомаш, кушуд чашму бидид:
Зи хар канор ҳазорон ливои сурх падид,
Навишта бо хати зар: «Зинда бод аввали Мой!»
Машав малул, ба хар банд фатки бобе хаст,
Ки аз пан шаби торик офтобе хаст!

Бухоро, апрель, 1928.

ҲИНДИСТОН

Фишору зулму тааддию ҷавру бедодӣ,
Ҳуҷуму ҳамлаву таҳқику макру ҳила, дағо...
Гирифта селсифат Ҳиндро, ту пиндорӣ:
Ба ҷои сабза дар ин хок раста маргу вабо.
Агар ба сафҳаи таърихи ӯ назар созӣ
Зи мозиаш мутахайир шавӣ ки во аҷабо!
Ҳамон мамолики пур-ифтиҳори пур-азамат
Ки такъя дода ба бозуи ӯ Ҳимолое,
Ҳамон сахифаи шавкатфазои нуронӣ
Ки сабти маърифаташ нақш буд дар дунъё,
Ҳамон замин ки басе қарн пеш азин будӣ
Китобхонаву дорулъулуми ӯ барпо...
Ҳамон ҷаман ки зи гулҳову аз набототаш
Равони мурдадилонро ҳамешудӣ эҳъё...
Ҳамон арозии ширин ҷашонда найшакарааш
Ба коми ташни тифли замона шаҳд-осо,
Ҳамон ҳазинаи дунъё ки аз зару гуҳарааш
Пураст банкаву сандуку ҷайби Аврупо,—
Кунун ба панҷаи бедоди Ингилис асир,
Забуну бекасу бадбахту аз ҳуқуқ чидо...
На ҷашми ҳушназаре ин ки бинадаш ба яқин,
На дасти марҳамате ин ки гирадаш чу асо.

Ҳазар ки оташи исьён дубора афрӯзад.
Чунон ки хели сипоҳе намуда буд ба по..
Шарорааш хасу хошоки ғайрро сӯзад,
Ба хоки тира нишонад ракибро якҷо.
Сиёҳии тани ҳинду зи чист, медонӣ?
Зи баҳри мотами Ҳиндистон гирифта азо!..

Бухоро, маъй, 1928.

ЯК ҚУРБОНИИ КҮЧАИ БУРЖУАЗИИ АВРУПО

Бо сару пон барадна фасли зимистон,
Перадани пора-пора пўшида бар тан,
Хаставу бемору бемадор яке зан
Дар бағал андар гирифта кўдаки гиръён...

Бекасу беёру бемакону парастор,
Шавҳари бадбахти ў ба ҳабс гирифтор.
Аз пай як лукма ион ба кўчаву бозор
Мегашт мискина дилфиғору парешон...

Бо сари хамгашта, бо навои ҷигарсўз
Нола ҳамекард бекарор шабу рӯз,
— Қ-эй мадад!
Ой мардумони мушфиқи дилсўз!
Мистер! ..
Эй мистириш!
Мусью, мадам, пан!

Ҳарчанд фарьёду илтимос ҳамекард,
Ҳеч касаш илтифоту раҳм намекард.
Бо ҷигари пора-пора, бо нафаси сард
Рафт ба кунче малулу мулзаму нолон.

Ногоҳ чашмаш зи пушти оинай дар
Афтод: бар хонаи бузурги мунаввар;
Бар забари лавҳаи сияҳ ба хати зар
Карда ракам «ошхонаи кафе-шантан».

Дид ки дар ғандаруни зол нишаста
Марду занони начиб, некхучиста;
Ракскунон ду ба ду, даста ба даста,
Дар тарабанду ба айшу ишрат ҳандон.

Хон ниҳода ба ҳар канор фаровон,
Қахваю ширу паниру маска, бодинчон,
Моҳию мурғу кабобу барраи биръён,
Қонъяку абрикатину вискию шампан.

Кӯдак чашмаш чу бар таом бияфтод,
Аз алами гуруснагӣ ба шиша дарафтод,
Модараш оғоз кард зорию фарьёд:
— Мусью, як лукма гӯшт!
Мистириқ, нон! . .

Нолаи ўро падиси шаҳр чу бишнид,
Бо қаҳр сӯи факира рафту ҳурӯшид,
Зад лагаде ў ба паҳлуюш ки биларзид,
Кудакаш аз дasti вай парид ба майдон.

Ҳӯрд сари ў ба санги саҳти сари роҳ,
Мағзи сараш пош-пош гашт ба ҳар ҷо;
Мӯйканон модар уфтод ки:
— Эй воҳ!
Тифлаки бечораам талаф шуда,
Курбон!

Тошкент, май, 1930.

БА МУНОСИБАТИ ВОҚИАИ АФГОНИСТОН
Ишора ба ҷаҳонгирони Англия

АЗ ДАСТИ ТУ БУД

Эй ситамгар, ин ҳама бедод аз дasti ту буд,
Отиеро хотири ношод аз дasti ту буд!
Бо дусад найранг афғонро ба дом андохтӣ,
Ин қафас, ин дом, эй сайёд, аз дasti ту буд!
Халқи афғонро ба қатли якдигар водоштӣ,
Ин ҳама куштор, эй ҷаллод, аз дasti ту буд!
Саҳнаи уммад помоли ҷаҳолат соҳтӣ,
Ин бало, ин фитнаҳо эҷод аз дasti ту буд!
Ин чи бедодист, дар ҳар гӯшау кунци ҷаҳон? —
Дод аз дasti туву бедод аз дasti ту буд!
Оҳи мазлумон замину осмонро тира кард,
Ҳинд дар гирдоб, Чин барбод аз дasti ту буд!
Теги кину қаҳр охир панҷаат ҳоҳад бурид,
Чанд ҳоҳад ҷабру зулм обод аз дasti ту буд?

Бухоро, 1929.

БА ФАЛОКАТЗАДАГОНИ ЗИЛЗИЛАИ ЭРОН!

I

Як тараф селу як тараф түфон,
Як тараф барфу як тараф вулкон,
Як тараф регу кум карда хучум,
Як тараф поймоли боди самум;
Як тараф шўълазан ҳариқ ба по,
Як тараф решакан балову вабо,
Як чамоа хароб аз сардӣ,
Як қабила кабоб аз гармӣ,
Баъзе саргашта дар биёбонҳо,
Порае ғарқи гирдбоди фано...
З-ин ҳама хавфноку даҳшатнок —
Зилзила...
Ох, золими бебок! ..
Уст моликриқоби хавфу хатар,
Уст ҷаллоди катли навъни башар.
З-уст вайронза маскани обод,
З-ӯ вилоёту шахру деҳ барбод...
Мухтасар, ҳар замон ба ҳар кунҷе,
Як балое, мусибате, ранҷе,
Зи вай оварда бар банинсон.

Хоса бечора, коргар, деҳкон,
Дар азоб асту дар укубатхост.
Зони ӯ бебизоат асту навост.

II

Хабари дилхарош, пурхаячон,
Мерасад аз мамолики Эрон
Ки дар он сарзамини кӯҳистон
Рӯй дода мусибате чандон...
Ба табнат чунун асар карда,
Сангут хоки сияҳ ба сар карда,
Ларза бар кӯҳу дашт афкана, —
Беху бунъёди ҳалқ барканда;
Рӯзи равшан сиёҳу тор шуда,
Деху қишлоқҳо мазор шуда,
Ҳалқ бехонумону мол шуда,
Маскану ҷояшон ҷибол¹ шуда...
Ин якеро писар шуда мафқуд...²
Вон дигарро падар ба хок ғануд...³
Ин яке дар фироки зан нолон,
Вон дигар дар азоби қандани ҷон;
Ин якеро шикаста дасту камар
Вон дигар мубталои ҳавфу ҳатар...
Косибу фаъла, коргар, деҳкон —
Ҳама бехонумону саргардон,
Ҳама дар зери осмони қабуд,
Ҳама бо ҷашми ашкбор чу руд,
Ҳама олудаи мусибату дард,
Аз ҳама дил баланд нолаи сард...

¹ Ҷи бол — кӯҳҳо.

² Мафқуд — гумшуда, беному нишон.

³ Ғануд — ҳобид; афтод.

III

Ин хабар шоєъ аст дар ислом,
 Ҳам ба қавли дурӯғи ҳалқи авом,
 Хандаовар, ҷафанг (?), мавхумот,
 Ҳалқи бечора з-ин хабар шуда мот,
 Ки: — ба зери замин бувад ғове,
 Зери ў моҳӣ асту ҳам обе,
 Зери ў хоку зери ў бод аст,
 Зери ў як фариштаи од аст,
 Он фаришта табак ба сар дорад,
 Ин ҳама муҳмилот бардорад;
 Аидаруни замин раге чанд аст,
 Сари рагҳо ба шоҳ пайванд аст,
 Ҳар гаҳ он ғов шоҳ ҷумбонад,
 Китъан арзро биларzonad (?)...

IV

Шуда событ ба илму аклу ба фан.
 Ин муаммо барои мо равшан:
 Зери дунъё на ғови кор бувад,
 На ба шоҳаш замин савор бувад,
 На ба зераш наҳангу на од аст,
 Балки атрофи ў ҳама бод аст,
 На даруни замин рагу асаб аст,
 Сангу фӯлоду оҳану ҳалаб аст.
 Оҳак, ангиштсанг, симоб аст,
 Намаку нефту нукраву об аст...
 Конҳои замин пур аз гоз аст...
 Гоз з-оташфишон ба парвоз аст,
 Форҳое ки дар ҷаҳон бинӣ,
 Ҳама з-оташфишон нишон бинӣ.
 Чун раҳи фор пур зи санг шавад,
 Гоз дар зери ў ба танг шавад,

У ба ҳар сү фишор меорад,
Ларза бар күхсөр меорад.
То шикофе зи гүшае созад,
Гоздо з-он шикоф парвозад.
Гоз чун аз замин бурун гардад.
Зилзила рохату сукун гардад...

Ин мусибат ки мекашад инсон,
Хама аз шүриши табиат дои;
Чун табиат ниҳода расми ситеz,
Ту ба имдоди дигарон бархез! ..
Холашон сахту корашон зор аст,
Чашми уммедашон ба мо чор аст...

Еухоро, 1929.

АСИРА Ё ХУД ИСЬЁН

Нолаи дилхарошу савти ҳазин,
Алъамон!
Дод!
Тавба!
Истимдод!..
Гиръяву лоба,
Зориу фарьёд...
Илтичиои хафиifu аҷзи анин...
Ногаҳонӣ расид дар гӯшам,
Мегузаштам шабе зи гулзоре.
Дидам аз як шикофи деворе...
Дида торику маҳв шуд ҳушам,
Раъша дар ҷисму пайкарам афтод...
Аҷабо!
Ин чи саҳнаи мудҳиш?
Чист афтода?
Духтаре мадҳуш...
Ҳамла оварда кист, ҳон?
Эй дод!!!
Дев!
Ифрит!
Ваҳшии хунхор!..

Мор!
Акраб!
Паланг!
Гург! Шагол! ..
Панча, дандону нохуну чангол,
Қахру фахшу ҳакорату озор! ..
Яъне он нобакори хукнишон,
Соҳиби ришу чуббаву дастор,
Муршиди фисқ, рӯбахи маккор,
Балки сад чанд бадтар аз шайтон!
Лаҳзаи чанд деви бадвичдон,
Дар талошу маоши нафсонӣ,
Паи фиску фучури ҳайвонӣ
Буд машғул, чун гуруснасагон! ..
Духтаракро ба хоку хун афканд,
Рафт як сӯ, зи дида пинҷон шуд;
Соате баъд асира чашм кушуд,
Ашк мерехт, зулфро меканд;
Чехраашро ба хок мемолид,
Бо садон гирифта менолид:
— К-эй само! ..
Эй асоси бедодӣ!
Эй шаҳаншоҳи таҳти ҷаллодӣ!
Эй тарикатнамои олами хун!
Эй ба фаҳми ту ақлҳо мачнуни! ..
Қӯ даҳо?!

Қӯ ҳимоя?!

Қӯ имдод?!

Қӯ тараҳҳум?

Хароб шав!

Барбод! ..

Бухоро, 1927.

БА ШАРАФИ ҚИЁМИ ЗАНОНИ ШАРК

То ба кай афтода зери бори асорат?
То ба кай олудай ба нангы ҷаҳолат?
Чанд ҳадар мекашӣ ту меҳнату заҳмат?
Дур кун афтодагию аҷзу ҳақорат!
Бехуда ин содагию шарму ҳичолат,
Зуд бурун о, зи зери ҷодари зулмат! ..



Чанд ту мағбуни зӯҳду шайхию шобӣ?
Бандан дорою қанизи ҷанобӣ?
Чанд ту помоли қаҳру зулму азобӣ,
Бехуда як умр зери бори ҳичобӣ?
Тинати поки туро бистар чи ҳоҷат?
Ҷодири торик нест пардан исмат! ..



Чанд чу хуршед зери абр ниҳонӣ,
Ин ҳама бедору, ту ба ҳоби гаронӣ?
Ту шарафу ифтиҳори ҳалки ҷаҳонӣ!
Бе ту тараққӣ кучо намудӣ замонӣ?!
Бе ту қасолат кучо гирифт саломат?
Бе ту фароғат кучо намуд раият?!



Чун башар ҳастй, ту ҳам, ҳуқукларастй,
Бахри чи хорниу бехукукию пастй?
Цаҳд кун, омӯз илму ҳикмати ҳастй!
Чун ту ниҳоли умедро самарастй,
Хомии нашъунамо, мураббин шафқат,
Хоҳари илму фаниниу модари ҳикмат!..

★

Фирқаи олимнамо ки зўҳд фурӯшанд,
Шайтанату кизбу макру ҳила бадӯшанд,
Нест ибодат, барои нафс хурӯшанд!
Чуз пан озори ту набуда, накӯшанд!
Максадашон нест чуз фучуру разолат,
Матлабашон нест ғайри фиску шарорат!..

★

Чанд чу амвол дар ҳариду фурӯши?
Чодири бегайратию нанг чи пӯши?
Мушт хӯрӣ солҳову лек ҳамӯши?
Бахри ҳалосии хеш чанд накӯши?
Хезу зи худ дур соз хоби ҷаҳолат!
Панҷаи ғайрат бизан ба домани ҳиммат!..

Бухоро, маи, 1927.

БА ТАХТНИШИН

(Ноибкороли Ҳиндистон)

Тахти ту афканда соя бар забари тахт,
Сахттару тиратар бувад чу дили саҳт.
Пояи тахтат ба фарки синфи ситамкаш
Кӯфта мехи ҷафо ба фарки сари саҳт.
Хони ту маҳлул аст аз гизои фаровон
В-аз дили садпораву ҷигари лаҳт.
Соғару паймонаат лаболабу саршор
З-ашки ятими асиру хуни сияҳбаҳт.
То ба кай, эй нобакор, ин ҳама бедод?
Чанд ту хушбаҳту дигарон ҳама бадбаҳт?!

Ба ҳама карру-фарат мабол ки рӯзе:
Тахтан тобут гардадат забари тахт.
Он дам тоҷат ба ҳоки тира ниҳад рӯй,
Онгоҳ ҷисмат аз ин сарой қашад раҳт.
Дашту биёбон шавад пас аз ту гулистон,
Бадбаҳт хушбаҳт гардад, «хушбаҳт» бадбаҳт...

Бухоро, сентябрь, 1930.

БА МИЛИТАРИСТОНИ ЯПОНИЯ

Ба муносибати воқиаи Манжурия

Ҳанӯз мазраи чаҳон
Нашуд халос з-он ҳазон...¹
Ҳанӯз таърихи башар
Аzon фациа хомарон,
Ҳанӯз бӯи хун нарафта
Дур аз димогатон!
Ҳанӯз синаҳо ба хун,
Ҳанӯз ашкҳо равон.

Шумо ба хирси молу зар,
Шумо ба фикри мулку шон!
Шумо, ҷашандагони хун,
Шумо, ҳӯрандагони ҷон!

Ҳанӯз дуди гозу захр
Дар бадан асар кунад,
Ҳанӯз оташи кухан
Шарораву шаар кунад.
Ҳанӯз он садои тӯбу тир
Гӯш кар кунад,
Ҳанӯз кӯдаки факир
Ёди он падар кунад.

¹ Ишора ба ҷангни чаҳон.

Шумо ҳариси молу зар,
Шумо ба фикри мулку шон!
Шумо, чашандагони хун,
Шумо, хӯрандагони ҷон!

Ҳанӯз пуштаҳо зи күштаҳо
Ба дида ҷилвагар,
Ҳанӯз дасту по шикастаҳо
Ба кӯча дарбадар,
Ҳанӯз қатраҳон хун
Чакад зи қалби коргар,
Шумо, ҷанобҳо, шумо
Ба ин ҳама ҷавобгар!

Шумо ба ҳирси молу зар,
Шумо ба фикри мулку шон!
Шумо, чашандагони хун,
Шумо, хӯрандагони ҷон!

Ҳанӯз синфи камбағал
Зи ҳонумон ҷидо бувад,
Ҳанӯз батраку факир
Зи баҳри нон гадо бувад,
Ҳанӯз меҳнату ситам
Насиби бенаво бувад,
Ҳанӯз мотаму азо,
Ҳанӯз моҷаро бувад.

Шумо ба ҳирси молу зар,
Шумо ба фикри мулку шон!
Шумо, чашандагони хун,
Шумо, хӯрандагони ҷон!

Ҳанӯз конференци Женева
Мушту ҷанг мезанад,

Ханүз зери парда макру
Хила занг мезанад.
Ханүз накшахон «сулху
Амн» ранг мезанад,
Ханүз шиша бишканад,
Ханүз санг мезанад.

Шумо ба хирси молу зар,
Шумо ба фикри мулку шон!
Шумо, чашандагони хун,
Шумо, хўрандагони чон!

Ханүз ҳам Япония
Ба Чин нота медиҳад,
Ханүз хоки Чинро
Ба хун гўта медиҳад.
Ханүз дорҳон ў
Танобу фўта медиҳад.
Ханүз тор мекашад,
Ханүз кўта медиҳад...

Шумо ба хирси молу зар,
Шумо ба фикри мулку шон!
Шумо, чашандагони хун,
Шумо, хўрандагони чон!

Ханүз тўбу тиру бомбу
Гулла чўш мезанад,
Ханүз ҷеғу доду нолаву
Хурӯш мезанад.
Ханүз аждаҳон буржуво
«Даёш» мезанад
Ханүз чашм мепарад,
Ханүз гўш мезанад.

Шумо ҳариси молу зар,
Шумо, ба фикри мулку шон!
Шумо, чашандагони хун,
Шумо, хӯрандагони чон!
Ҳанӯз фабрикони буржуво
Барор мекунад.
Ҳанӯз чон мол
Гозу заҳр кор мекунад,
Ҳанӯз «стӯҳфаҳо»
Барои Чин бор мекунад,
Ҳанӯз корвони маргро
Қатор мекунад.

Шумо ба ҳирси молу зар,
Шумо ба фикри мулку шон!
Шумо, чашандагони хун,
Шумо, хӯрандагони чон!

Ҳанӯз буржуазия
Ба СССР камин бувад,
Ҳанӯз бо Франция
Япония қарин бувад,
Ҳанӯз ҷашми тангашон
Ба сӯи сарзамин бувад,
Ҳанӯз дину подشاҳ
Ба фикри таҳту зин бувад.

Шумо ба ҳирси молу зар,
Шумо ба фикри мулку шон!
Шумо, чашандагони хун,
Шумо, хӯрандагони чон!

Ҳанӯз дар КВЖД
Басе ҷидол мешавад,

Ханӯз дар миёнашон
Чи килу кол мешавад,
Ханӯз Амрику Япон
Сагу шағол мешавад,
Хаёлҳон пучашон
Абас, маҳол мешавад.

Шумо ба ҳирси молу зар,
Шумо ба фикри мулку шон!
Шумо, ҷашандагони хун,
Шумо, ҳӯрандагони чон!

Ба мо ҳаводиси гузашта
Нек имтиҳон бувад,
Кунун ҷавони коргар
Далеру қаҳрамон бувад,
Ҳамеша аскарони мо
Амину посбон бувад,
Мудом байраки баланди
Сурҳ парфишон бувад!

Бигӯ ба ҳорисони зар,
Ба соҳибони мулку шон,
Ба он ҷашандагони хун,
Ба он ҳӯрандагони чон!

Гузашт он ки коргар
Дубора орзу кунад,
Ба зери бору ҳукми чору
Он террор ҳӯ кунад,
Зи ҷаври муштзӯрҳо
Зи дида хун фурӯ кунад,
Ба хоч бӯсаҳо занад,
Ба шайх сар фурӯ кунад,

Ба ҳорисони молу зар,
Ба сохибони мулку шон!
Ба он чашандагони хун,
Ба он хўрандагони чон!

Кунун гузашт он мамар,
Кунун гузашт он замон
Диханд дасти дўстӣ,
Пролетариати ҷаҳон.
Асоси социализм
Кунем устувор, ҳон!
Ғами плони қаҳтро
Фузун бар афандиён,

Ба ҳорисони молу зар,
Ба сохибони мулку шон!
Ба он чашандагони хун,
Ба он хўрандагони чон!

Зи панҷ соли аввалин
Ба дуюмини қадам занад,
Муваффакияту зафар
Ҳазорҳо ракам занад,
Қаутскии бешараф
Ба зидди ў калам занад,
Гузор то адун мо
Зи ғуссаҳо алам занад!

Ба ҳорисони молу зар,
Ба сохибони мулку шон,
Ба он чашандагони хун,
Ба он хўрандагони чон!



Марому сархати ВКП(б),
Васияти Ленин
Ба қалби пролетар
Накш баста маҳкаму матин,
Шиори раҳбари ВКП(б)
Рафиқ Сталин:
— На толибему ҳам намедиҳем
Як ваҷаб замин!

Бигӯ ба ҳорисони зар,
Ба соҳибони мулку шон!
Ба он ҷашандагони хун,
Ба он ҳӯрандагони ҷон!

аз марқанд, февраль, 1932.

ШҮРИШИ ЧИН
Е ХУД
ВОҚИАИ НАНКИН

Гур-гури тўпу нолаву шеван,
Бомбаву гуллар туфанг ҳазор,
Зи сару дасту по тал асту мазор,
Руди хун чорй аз тану гардан...
Халке гиръёну чамъе по ба гурез,
Кўдакон маҳву духтарон ба талош,
Модарон мўканону синахарош,
Ин яке дар ҷидолу он ба ситеz...
Ҳар даме нола, ҳар нафас фаръёд,
Ҳар қадам хаста, ҳар қадам хафақон,
Дастае ғарку порае сўзон,
Шаҳр маҳруба гашта, дех барбод.—
Ин ҳама шўриш, он чи қилу-кол,
На тақозои мазҳабу дин аст,
Азбарон ҳалосии Чин аст,
Бахри озодӣ асту истиклол...
Лек чамъе ба ҳилаву тазвир,
Бахри тазйиди молу истимлоқ,
Миллати Чиро кунанд ҳалок,
То ки ўро ба худ кунанд асир...

Боиси фитна кист медонй?!
Дастаи фитначү чаҳонгирон,
Яъне: Амрику Инглису Япон,
Португалу Франца, Испоний...
Карда ҷамъияте чунон диллоҳ,
То барои ғиреби ҳалқи авом,
Номи ў гашта тӯдан ақвом...¹
Ки ба олам кунанд тарки силоҳ.
Вой!

Тарки силоҳ магар ин аст?!
Бо ҳазорон туфангү бомбаву тӯп,
Киштии ҷанги Амрикову Үруп
Ки паёпай равон сӯи Чин аст!
Маданият чӣ?!
Ваҳшат аст магар?!.
Ихтирои ципелину ҷиҳоз,
Киштии зери баҳру химию гоз
Ҷумла омода баҳри маҳви башар...
Эй ҷаҳонгир! ..
Баъд аз ин ҳуш дор!
Қ-оташи инқилоб шуд барпо,
Таҳту тоҷат ниҳода рӯ ба фано!
Синфи мазлум шуд кунуни бедор.
Чорсад миллион нуфуси Чин
Соҳиби ҳиссу молики ҷонанд,
Ҳамчӯ мӯру малаҳ фаровонанд,
Ту ба ҷашми ҳакиру ҳӯрда мабин! ..

Бухоро, 1927.

¹ Тӯдан ақвом — ҷамъияти ақвом ё ҳуд миллатҳо.



БАҲОРИ ТОЧИКИСТОН ВА НОЛАИ ЧУПОНИ

Дашти васеу бори латифу ҳавои хуш,
Саҳрову ҷангали чаману кӯҳу лолазор;
Аз ҳар канор ҷашма равонасту обшор,
Ҳар сӯ баланд, замзамаву нолаву ҳурӯш...
Пошида донаҳои гӯҳар абри нағбаҳор,
Ҳамчун арӯси ноз дарахтони нағҷавон,
Чатри сафеду сабзу гулобиву аргувон,
Бар сар кашида чилвакунон ҳар тараф қатор...
Биншаста як шубонписаре ной дар даҳон:
Зери дарахти бед, лаби ҷӯи босафо,
Озода гирди ў барае ҷанд дар ҷаро,
Бо сӯзи дил ҳурӯш ҳамекард най ки, ҳон —
Устоди зуфунуни забардасти рӯзгор,
Яъне табиат аз нахи абрешиими баҳор,
Нозук аёр бофта қолини маҳмалин,
Густурда то ки ёр ниҳад пой бар замин...

Бухоро, март, 1928.

БАХОРИЯ

Вах, чи хуш медамад насими баҳор
Субхи содик зи ҷониби кӯҳсор;
Духтари ховар, нозанин хуршед,
Барфурӯзонд оташин руҳсор.
Пирӣ колхозҷӣ зи ҷо барҳост
То рафиқонро қунад бедор.
Деҳқони ҷавон ба даст қаланд
Мешитобид сӯи қишигуор;
Шоду ҳандон ба сӯи деҳқонон
Менамудӣ хитоб ин ашъор:

Бӯи хуш медамад баҳор, баҳор!
Зуд биштоб, эй баҳорикор! ..

Абрҳо ҳамчӯ дуди кӯра парид,
Баркҳо абри тираво бидарид.
То саҳаргоҳ баски шабнам реҳт,
Домани дашту кӯҳ сабза дамид,
Ба трактор савор шуд деҳқон,
Чархҳояш ба пеш мечарҳид.
Агрономи ҷавон ба деҳқон гуфт:
Мавсими қишигуори пахта расид,
Ҳон, бикӯшед, то қунед иҷро
Накшан панҷсоларо дар ҷор.

Бӯи хуш медамад баҳор, баҳор!
Зуд биштоб, эй баҳорикор!

НАСИМИ БАҲОРИ

Баҳория ба рафиқон

Саҳаргаҳ ки дар бистари бекарорӣ
Шаберо ба сар бурда будам ба хорӣ,
Хамебудам аз сардии дай¹ ба зорӣ
Ки ногаҳ насими хуше шуд аёри,²

Насими баҳорӣ, насими баҳорӣ.

Машомам шуд аз бӯи мушкаш муаттар,
Дилам шуд зи анфоси ў рӯҳпарвар,
Шаби тираам гашт субхи мунааввар;
Зихи баҳтиёри пас аз интизорӣ,

Насими баҳорӣ, насими баҳорӣ.

Сабо сӯи гулшан шуд афтону хезон,
Ҳамал дар тараб, абр раксид чандон;
Арӯси чаман, то ки ояд ба ҷавлон,
Ба дидори ў сабза шуд хосткорӣ,

Насими баҳорӣ, насими баҳорӣ.

¹ Даӣ — зимистон.

² Аёри — ба ҳар сӯ давидан ва ҷавлон кардан.

Замин сабзу атроф пур-арғувон шуд,
Зи ҳар гӯшай боғ савсан аён шуд.
Қад афрохт сарву санавбар ҷавон шуд,
Ба фарки дараҳтон шукуфа иморӣ,¹
Насими баҳорӣ, насими баҳорӣ.

Бунафша нуму карду, сунбул такомул,
Суман менамудӣ ба насрин татовул,²
Ба машшотаи³ боғ мегуфт булбул:
— Биёрай он чехраи гулъизорӣ!
Насими баҳорӣ, насими баҳорӣ.

Аё, эй насими сабо шав равона,
Ба тақдими он нозанини ягона,
Зи Пайрав расонаш ту ин як тарона:
Муборак туро мавсими нағбаҳорӣ,
Насими баҳорӣ, насими баҳорӣ...

Бухоро, март, 1929.

¹ Иморӣ — чатр ва тоҷ.

² Татовул — дастдарозӣ кардан.

³ Машшота — парварандӣ, мураббӣ.

ИНТИХОБИ МАЪШУҚ

Шўҳам ба қасди катли асирон итоб кард,
Курбони ў шавам ки, маро интихоб кард.
Буркаъ зи рух чу он санами озарӣ кашид,
Фарьёди сўхтан ба дили шайху шоб кард.
Аз зулфи чинбачин гиреҳ бар гарданам фиканд
Ҳар тор бо карашма дусад печутоб кард.
Найвор ин садо зи гулӯям баланд соҳт,
Ҳукми адолатест, ки волаҷањоб кард.
Теги шаҳодат аз хами абрӯ баланд соҳт,
Коғирмизоҷ бин, ки чи кори савоб кард.
Хунам ба косаи сари ман реҳт, чун шароб,
Оташ ба устухон заду дилро кабоб кард.
Софар ба даст, ракскунон шуд сўи ҳарам,
Тӯфони куфр хонаи динро ҳароб кард.
Ҳокистарам ба бод заду кўр шуд рақиб,
Поянда бод ёр, ачаб инқилоб кард.
Пайрав, ту з-ин сипас ба фироқаш ғамин мабош,
Номи туро ба дафтари ишқаш ҳисоб кард.

у қ о р о, 1925.

ТАЗМИНИ ФАЗАЛИ РҮДАКИ

Инак он номеҳрубон ояд ҳаме,
Боз он сарви равон ояд ҳаме.
Медамад бўи хуш аз анфоси ў,
Дар равони мурда ҷон ояд ҳаме.
Соҳили Ому, фазор дилкашаш
Дар назар хулду ҷинон ояд ҳаме.
Оби Ҷайхун бо ҳама чўшу хурӯш,
Ҳамчу шўхе, саркашон ояд ҳаме.
Моҳиёнаш, ҳамчу оқуи хутан,
Гаҳ аёну гаҳ ниҳон ояд ҳаме.
Даста-даста мурғҳо андар ҳаво,
Сўи Ҷайхун корвон ояд ҳаме.
Пайрав, аз тазмини он устоди назм
«Бўи чўи Мўлиён ояд ҳаме».

Бухоро, 1925.

ОХАНГИ ТОР

Боз оханги тор меояд,
Эй хуш, овози ёр меояд.
Нозам он нохуне ки з-охангаш,
Рӯҳ дар чисми зор меояд.
Зи навои хуши ту сабру карор
Ба дили бекарор меояд.
Зулфи мушкин ба бод дода магар?..
Ки насими баҳор меояд.
Ҳалқаи зулфро гиреҳ макшой
Бошад он ҳам ба кор меояд.
Сафи мижгони ёру захми дилам —
Ҳар ду дар як шумор меояд.
Мужда, эй сайди марғзори вафо,
Ёр баҳри шикор меояд.
З-интизорат ба дидаи Пайрав
Ашк беихтиёр меояд...

у ҳ о р о . 1929.

ЧИ ШУД КИ?

Чи шуд ки боз фалак мекашад ба кунчу канор
Чи бахти шум ки пайваста гаштааст дучoram?
Нигар ба сурати дар мавчи бахри яъс гарикам!
Назар ба ҳолатам, аз ҳачри дўст зору-назорам.
Чи гуфтаам ки замон амр медиҳад ба сукутам?
Чи кардаам ки чу Мансур мекашанд ба дорам?
Магар ки гӯши фалак кар шуд аз гиреву фигон
Магар ки шонан моҳӣ шикаста шуд зи фишораз
Начида донаи уммед, рондай зи бихиштам!
Наҳурда луқмаи ҷовид, мекашӣ ба мазорам!
Барӣ ба садри бихиштам, занӣ ба нори ҷаҳимам,
Чи муддаост азин рангҳои нақшу-нигорам?
Гаҳе ба сурати инсон, даме ба қолиби ҳайвон,
Чу мум, бозни ангушти тифл шуд сару-корам.
Чи таънаҳо ки зи даврони ионачиб шунидам,
Чи заҳмҳо ба дил аз сайри рӯзгор надорам?!
Тараҳхуме бинамо, эй асоси нахли умедам!
Шикаст шоҳаи сабрам, гусект решаву борам.
Фигон зи сӯзу-гудозам ки сӯҳт болу пари ман
Амон ки панҷаи бозуи иқтидор надорам.
Мудом дар таку-пӯям, карини душмани кӯям
Ба бекарории ҳичрон намудаанд карорам.
Сарам ниҳода ба каф бахри дўст «Пайрав»-и ишқ
Шиору маслакам инист ошики рухи ёрам.

ШАБИ ХИЧРОН БО ХАЁЛИ ЧОНОН

Чандест ки ишқи он санамро
Бар сафҳаи сина парваридам,
Умре ба умеди чоми власлаш
Паймонаи заҳр мечашидам;
Шабҳон дароз дар хаёлаш
Чун моргазида метапидам,
Ҳар дам ба фазон авчи уммед
Ҳамранги шаҳоб мепаридам;
Гоҳе ба замин ҳамефитодам,
Гоҳе ба само ҳамерасидам,
Чун боди самум мевазидам,
Чун барки ситеz мечашидам.
Чун абри баҳор мегиристам,
Чун бонги ҳазор месурудам;
Дар дашти чунун зи бекарорӣ
Худ бесаруло ҳамедавидам;
Сар дода суроғ мегирифтам,
Ҷон дода навид меҳаридаам,
Охир ба ҳазоргуна хорӣ
Бар кӯи мурод мерасидам:
Чун саҷда ба хок мефитодам,
Чун ашк ба роҳ мечакидам;

Аз домани ноз мегирифтам,
В-аз гүшай чилва мекашидам;
Гаҳ бўса ба пош менамудам,
Гоҳе зи лабонш мемакидам;
Чун нек назар ҳаменамудам,
Медидам он чи менадидам,
Қ-ин лаззати bemazokи ман буд,
Дастони шаби фироки ман буд.

Бухоро, 1924.

ФИРОКНОМА

Субхе насими ғолия овард бўи ёр,
Беихтиёр тарфи чаман кардам ихтиёр.
Мастонавор, чом ба каф, дар бағал сабў,
Гаштам равон ба боғ шитобону бекарор;
Дидам чаман зи лолаву насрин шукуфта буд
Бо савти андалебу пур аз ғулғули ҳазор.
Аз ҳар тараф таронаи шодӣ будӣ баланд
Бо нағмаи камончаву танбӯру уду тор;
Ҳар чо ниҳода зарфи кабобеву беадад,
Ҳар чо фитода чоми шаробеву бешумор;
Ҳар кас гирифта лоларухе танг дар бағал,
Ҳар кас кашида моҳваше нек дар канор;
Уде ба чанги мутриби хушхони моҳрӯй,
Чоме ба дasti соқни симини гулъизор.
Ин як зи чоми лаъли лаби ў фитода маст,
Вон як ба ёди чашми хуморини ў хумор;
Бар бозуяш ниҳода яке дasti нозанин,
Бар гарданаш фиканда яке зулфи тобдор;
Курбони ғамзааш шуда ин нозанин писар,
Мафтуни ҷилвааш шуда он нозанин нигор;
Он дастгири ғамзаи ин чашми дилфиреб,
Ин пойбанди ҳалқаи он зулфи тобдор;

Ин гүшро ба савти латифаш намуда вакф,
В-он дидаро намуда ба нazzорааш нисор;
Ин чокари карашмаву он бандай шиканч,
Ин маҳви қадду-комату он волан узор.
Чун чашмашон фитод ба ман, ҷамъи гулрухон
Як-як бурун шуданд ҳам аз гүшаву-канор.
Гуфтаанд: ҳон, ғариби ситамдида, марҳабо,
Эй карда раничи кадами худ дар ин диёр!
Чунаст ҳолати туву раигат ҷарост зард?
Қаддат ҷаро ҳамидаву рӯзат ҷарост тор?
Бар оразат зи пайки кадомин нишаста гард!
Бар сина аз кадом гулистон ҳалида хор?
Дар ҳалқан камони кадомин шудӣ асир?
Дар вартан камини кадомин шудӣ дучор?
Акси назораи кӣ рабуда зи лида нур?
Барки шарори кӣ зада бар чигар шарор?
Бо ёди абрӯи кӣ шуда коматат камон?
Бо ёди комати кӣ шуда синаат фигор?
Масти кадом ҷому ҷунуни кадом дашт?
Сайди кадом дому сипанди кадом нор?!?
Оху-фигон қашидаму гуфтам ки — дӯston,
Ҳастам асири дуҳтари Чингизи ҳунхор!
Фарьёд аzon ду наргиси ҷодуи дилфириб,
Эй вой аzon карашмай ҷашмони пурхумор!
Абрӯи тегдораш — бар калб ҷойгир,
Мижгони обдораш — бар сина ҷойдор.
Аз як нигаҳ ҳазор гизолон кунад асир,
В-аз як назар ҳазор ҳазорон кунад широр.
Ширии ба ҳасраташ шуда Фарходи кӯҳкан,
Лайлӣ ба фирматаш шуда Мачиуни бекарор.
Шоми фироқ бо ҳами гесӯш ҳамхисоб,
Захми чигар ба новаки мижгони ҳамшумор;
Аз рӯзгори тираи ман зулфи ӯ сиёҳ,
Аз ашкҳон дидан ман нахли ӯ ба бор.

Аз ман канор рафтаву бо гайр ҳамканор.
Аз ман карор бурдаву бо гайр ҳамқарор.
Ман дардманди ишку дигарро кунад илоч,
Ман пойбанди зулфу дигарро кашад канор;
Ман бенасиб гашта дигарро шуда насиб,
Ман бемадор гашта дигарро шуда мадор;
Дилдодай ғамаш ману дилчүй дигарон,
Афтодаи раҳаш ману, бар гайр раҳсипор.
Махмури ҷашми маст ману, гайр нӯшком,
Нокоми лаъли ноб ману, гайр комгор;
Ү рафта, ман ба зовияи яъс гӯшагир.
Ү монда, ман ба кӯху биёбон бекарор;
Сабру карору хушу хирад додаам ба бод
З-он дам ки рафт аз барам он лӯъбати татор.
Хун меҳӯрам ба ҷон ман ноб з-ин сабӯ,
Ҷон меканам ба ҷон гулу лола дар баҳор.
Рӯзе зи рӯзгор ба рӯзӣ набурдаам,
Эй хок бар сари ману бар фарки рӯзгор!

КАЙ ГУФТААМАТ?

Кай гуфтаамат партави базми дигарон бош?
Эй шүъла, ба сўзи дили хомам нигарон бош!
То кай чу ҳумо чатр ба раъси дигароний?
Гул бошу ба парвози ҳазорат нигарон бош.
То чанд ҳаме мардумаки дидан ғайрӣ?
Эй марҳами биниш, назари беназарон бош!
Мурдем ба зиндони ғамат, лаб накушудем,
Эй тӯтии ширинахани мо, ба фифон бош!
Соғаркаши танҳои ҳарифони хаёлист,
Сокии сари маҷлиси хунинчигарон бош.
Ангури сари ток нашуд дафъи хуморӣ,
Мамнуни аракрезни ин кӯзагарон бош.
Дар ҷавфи садаф нархи гухарро нафоянд,
По бар сари ин дила иеху точки сарон бош.
Шоҳини асорат сари ҳар кӯ ианишинад,
Дилбурдаи дилдодаи худро нигарон бош.
Пайрав, зи чи муфт ин ҳама дурдана фурӯший
Мағбун кунандат, ҳазар аз насьягарон бош!

Бухоро, май, 1925.



Гар ту дар пайванд бошй, аз ҷаҳонам бок нест:
Зарра бо хуршед пайвандад, ғаме аз хок нест.
Аз гирифторони фитрокат сару сомон маҷӯй,
Хоман аҳли ҷунунро нуқтани идрок нест.
Нест як ҷоме ки бо ёди туаш лабрез нест,
Нест пероҳан ки аз ишқи туаш сад чок нест.
Ҳастагонатро илоҷе нест ҷуз уммеди сабр,
Оқизонро нури биниш аз раҳат ҷуз хок нест.
Нест ошиқ ҳар ҳаваскоре ки лофи ишқ зад:
Бар тани ҳар қас қабони ошики ҷолон нест.
Ҳомтабъонро бигӯ, оби Ҳизир ҷустан ҳатост,
Дар ҷаҳон оби ҳаёте ҷуз шароби пок нест.
Сар ба сар пуч аст, зоҳид, маслаки деринаат,
Ҷашм во кун, он ки мечӯй ту дар афлок нест.
Зоҳидо, то ҷанд аз маъшуку май манъам кунӣ?
Пайрави пири муғонам кор бо тарьёк нест.

Бухоро, 1921.

САЗОИ МАН АСТ

Маризи ишқаму андӯҳу ғам давои манаст,
Абас макӯш, табибо, ки муддаон манаст.
Ту ғофил аз пан дармони дард мегардӣ,
Давои оламиён дарди бедавои манаст.
Маро ғариқ ба ғафлат намуда буд висол,
Кунун ба ҳаҷри туам сӯхтан сазои манаст.
Чи мочарост надонам ба сар фитода маро,
Ба ҳар кучо ки равам шӯру мочарон манст.
Чигуна бе ту ба поён расонам хиҷронро
Ки ибтидои фироки ту мунтаҳои манаст?
Ту рангу бӯи тароват ба гулситон додӣ
Ки андалеби ҳазин Пайрави навои манаст.

Январъ, 1927.

МУХАММАС БАР ФАЗАЛИ РИЗОЙ

Чу шона маҳрамии зулфи тобдор надорам,
Чу сурма сархушии чашми пурхумор надорам,
Насибу қисмате аз хони рӯзгор надорам,
«Чу зулф руҳсати бӯсе ба рӯи ёр надорам»,
«Ба қадри як сари мӯ қадру эътибор надорам».

Замона риштаи пайванди ман бурид саросар,
Кунун фироқ қарину хаёл муънису ёвар,
Зи нола синэкабобу, зи гиръя бода ба соғар,
«Ҳазор ғам ба дилам ҳасту ин ғам аз ҳама бадтар»,
«Ки кас зи хешу зи бегона ғамгусор надорам».

На шамъи маҳфили аҳбоб гашт сӯзу гудозам,
На абри раҳмати афлок гашт аҷзу ниёзам,
Кучо равам, ба кӣ ифшо кунам нуҳуфтаи созам?
«Намениҳад ба сари ман қадам зи ноз чи созам»,
«Ки появу шарафи хоки раҳгузор надорам?»

Кунун ки гӯши ҳичрон гирифта ин дили мискин,
Ба нақши хонаи шатранҷ шоҳи бе руҳу фарзин,
Бадин шиор сипас ҷон диҳам малул наям з-ин,

«Хушам ба бекасии худ ки рўзи марг ба болин»,
«Ба роҳи ҳеч касе чашми интизор надорам».

Мачўй хотири ашрор ҷони ман ба лаб ояд,
Манўш бодаи ағъёр хуни ман ба сар ояд,
Ба хун фитам, битапам, нолаам ба арш барояд,
«Зи рашки зулф ки бар рӯи оташини ту сояд»
«Чу мӯ ки бар сари оташ ниҳй, қарор надорам».

Илочи ин дили девона нест кӯшиши афзун,
Магар ки турраи Лайлӣ ниҳй ба гардани Мачнун,
Қасам бадон лаби майгуну он нигоҳи пурафсун,
«Чидо аzon қади мавзуну дур аzon руҳи гулгун»
«Назар ба сарву гузар сӯи лолазор надорам».

Ҳузури нахли ту идрокнорасаст, Ризой,
Ба авчи шеъри ту эъзоз норасаст, Ризой,
Зи пайравии ту моро ҳамин басаст, Ризой,
«Зи шарри ҳалқ маро эминӣ басаст, Ризой»
«Ки чашми хайр зи абнои рӯзгор надорам».

Бухоро, 1927.

ДУШВОР ШУД

Боз чашмони ту, эй чоду, ачаб хуммор шуд.
Дарди дилҳоро даво гардиду худ бемор шуд.
Гул аzon рӯзе ки ҳамчун оразат ранге гирифт,
Булбули бечора дар фаръёд бо ман ёр шуд.
Назҳати боди баҳор овард домони сабо,
Баъдазин ҳоли асирони қафас душвор шуд.
Сина шуд сад чок, модоме ки меҳрат ҷо гирифт,
Дида хун гардид, то лаззаткаши дидор шуд.
Аз табассум сад чаман гул реҳт дар фасли баҳор,
В-аз қаломаш тӯтиёни Ҳинд шаккарбор шуд.
Хуни дил додӣ ба ҷоми мо, фалак, рӯзи азал,
Шарбати васлаш паёлай нӯш бар ағъёр шуд.
Дӯш Пайрав буркаъ аз руҳсори он маҳрӯ фиканд,
Махви ҳайрат соҳт то оина миннатдор шуд.

ФИРОҚНОМАИ МУНИРАИ НОКОМ

(Дар ғафоти духтараши—Мунира гуфтааст)

Дар ғурбатам анис шуд андӯҳу ғам маро,
Ҳаҷри ту дур кард зи диёру ҳарам маро.

Дар бешаи фироқ ба ҷанғоли бекасӣ
Дилреш кард нохуни сӯзу ситам маро.

Як дам ба коми дил зи лабат посухе нашуд,
Охир ба ҳоки тира қашад ин алам маро.

Рафтӣ, маро дар оташи ҳичрон гудоҳтӣ,
Ҳаргиз мабод сӯзу гудози ту кам маро.

Чун дигарам висол мұяссар намешавад,
Он беҳ ки ҳамқатори ту созад адам маро.

Эй нури ҷашм, оҳ Мунира, кучо шудӣ?
Ногаҳ чи шуд ки аз мани мискин чудо шудӣ?

Боди самуми марг ба гулзори ман вазид,
Он рангбӯи ғуҷчай уммеди ман парид.

Дасти ситам ба решани гулбутта теша зад,
Тери қазо ниҳоли умеди маро бурид.

Доғи фироқ дар дили пурдарди ман ниҳод,
Хори ҷафо ба синаи садҷоқи ман ҳалид.

БА БОГБОН

Богбоиро бигү.
Чист ин чустучү?
Бехудаву абас,
Ин хама гуфтугү!
Ман гуле надидам,
Ман гуле начидам,
Ман зи дур дидам,
Балки нур дидам.
Як назар намудам,
З-ү хазар намудам.
Дигар канор рафтам,
Ба ёди ёр рафтам.
Гуле бү накардам,
Ба гул хү накардам.

Биё гүш кун,
Даме хүш кун,
Фасли гулу баҳор
Айшу-нүш кун.
Дило, хато макун,
Ба мо чафо макун.
Ба гул сүзу-соз,
Сабурй мабоз!
Хангоми навбаҳор
Ғанимат шумор.

Ман ки гуле надидам,
Ман ки гуле начидам,
Гуле бү накардам,
Ба гул хү накардам.

Дар баҳори шабоб,
Вақти айшу шароб,
Шабонгоҳ дар чаман
Зери сояи моҳтоб:
Доштам гуле,
Мушку сунбуле,
Зулфи саркашаш
Рашки ҳар диле.
Девонаи ў манам,
Парвонаи ў манам,
Дилдодаи ваям,
Омодаи ваям.
Ғайри ў надонам,
Дигаре нахонам;
Дигар гуле надидам,
Дигар гуле начидам,
Гуле бү накардам,
Ба гул хү накардам.

Ногаҳон ҳазон
Бар чаман фитод,
Ранги гул парид
Барги суман фитод.
Амон, булбулон,
Фифон, бедилон,
Гул зи даст рафт...
Ба дил шикаст рафт!
Дигар сафо намонд.
Гуле ба ҷо намонд.

Гуле дигар надидам,
Гуле дигар начидам,
Гуле бү накардам.
Ба гул хү накардам.

Дидам хар тараф,
Сабза сар зада,
Лола доғи ғам
Бар чигар зада,
Обшор санг
Зери сар зада;
Чашмаҳо зи чашм
Ашқи пурфишон,
Бод дар фигон,
Баҳр синазан.
Дўш булбуле,
Дар ғами гуле,
Болу пар ҳамерехт,
Ашқи тар ҳамерехт
Ки:

Хон!

Гуле надидам,
Фигон,
Гуле начидам.
Гуле бү накардам
Ба гул хү накардам.

Сталинобод, 1930

ПАРВОЗ МЕКУНАД

Дил боз дар ҳавои ту парвоз мекунад,
Пирест ёди кӯдакӣ оғоз мекунад.
Афсурда буд нахли умедакаш ба боди яъс,
Еди таровати ту сарафroz мекунад;
Пахлу ба ҷону по ба сару сина мезанад,
Ҳам ракс менамоянду ҳам соз мекунад.

Ҳарчанд дар фироки ту хун гашт дидаам,
Боре гуле ба ранги мазоки ту чидаам?

Умрест дидаам ба фирокат дучор буд.
Яъне: дар интизори ту ҷон интизор буд.
Дар ҷустуҷӯят обилапо гаштаму магар
Оҳу фигон асои тани бемадор буд?
Бояд ба фиркаташ сару ҷонро видозъ кард,
Дӯш ин қарори мову дили бекарор буд.

Ногаҳ ҳаёли рӯи туам дар назар фитол,
Бозам ҳавои кӯи висолат ба сар фитол.

* * *

Богбони гул,
Посбони гул,
Сүхт дар ғамат,
Ошьёни гул.
Гүш кун даме,
Достони гул.
Гарчи дидай,
Навбаҳори гул.
Умр бурдай,
Дар канори гул.
Синаат пураст,
Аз губори гул.
Чон фишондай
Дар вафон гул,
Сар фикандай
Зери пои гул.

*

Дар мизочи гул
Ранги вафо набуд,
Дар тароваташ
Нашъу-намо набуд.

Дар сиришти ў
Асл ҳаё набуд,
Ошно набуд,
Ошно набуд.
Бў набурдай
Аз сафои гул,
Махв гаштай
Дар адой гул.
Ишваҳои гул
Хон, ғариб буд,
Дар мизоци гул
Ранги вафо набуд,
Дар сиришти ў
Асл ҳаё набуд.
Ошно набуд,
Ошно набуд.
Бў набурдай
Аз сафои гул,
Махв гаштай
Дар адой гул.
Ишваҳои гул
Хон, ғариб буд,
Ғамзаҳои ў
Бас ациб буд.
Рангу бўи ў
Дилфиреб буд¹,
Аз вафову аҳд
Бенасиб буд,
Тухму решааш
Ноначиб буд.
Бегумон будй

¹ Дар як нусхай дигар батъ аз фарди: „Рангу бўи ў дилфиреб буд”, мисраъҳон зер навишта шудааст: „Амон фиреб буд, фиреб буд”.

Аз чафон гул,
Бехабар будй
Аз хатон гул.
Хайфи меҳнатат
Ройгона шуд...
Умри киматат
Сарфи замона шуд.
Розҳон дил
То фасона шуд.
Баҳри дилфиреб
Ин баҳона шуд.
Дил кашиду рафт
Аз миёна шуд.
Эй фанон гул,
Мубталон гул.
Чанд хун шавӣ,
Азбарон гул?!

ДАСТИ БУЛҮРИН

*Ба интихоби таноби гардан*¹

— Ин яке, ин яке аз он бехтар! ..
Ин барои шумо сазовораст!
Ин муносиб, кашанг, ин хуштар.
Ин таноб, ин таноб даркораст!
— Бахри гардан?
— Бале, сазовораст! ..
Дости нозук,

латиф,

софу,

булур

Цониби ман дароз шуд.

Хайхот! ..

Даст не,

даст не

рамузи хаёт!

Шаби маҳтоб, ҷамъе аз ёрон

Домани кӯҳ сайр мекардем,

Сайри маҳтобу найр мекардем,

¹ Галстук.

Ҳама дилшоду лек ман —
хайрон!
Ки надонам, чаро чудо гаштам —
аз рафикс
яккаву танх
Монда будам ба гӯши саҳро
Ки бандогоҳ боз гашт аён,
Дасти нозук,
латиф
соғ,
булӯр
Чониби ман дароз шуд.
Хайҳот!..
Даст не,
даст не,
рамузи ҳаёт!
— Кӯ ҳамон?
Кӯ таноби имрӯзӣ?
Кӯ,
Кучо шуд?
Чаро ба гардан нест?
— Ох, афсӯс!
Сад ҳазор афсӯс!
Дасти нозук,
латиф,
соғ,
булӯр
Чониби ман дароз шуд,
Хайҳот!
Даст не!
Даст не!
Рамузи ҳаёт!

Сталинобод март, 1931.

ДАР ФИРОҚИ ДАСТИ БУЛҮРИН

Бахри чй?
Он итобу нозу ғуур,
Бахри чй,
бахри чист,
ин дастур?

Аввал эхсону баъд аз он хичрон,
Маст кардиву баъд аз он махмур
Таъна то чанд, чои меҳру вафо?
Захм то кай ба синаи ранчур?
Тори зулфат каманди хеш кушод,
Дил ба қайди ту, дастбаста фитод,
Дasti нозук,
латиф,
соф,
булур...

Дур шуд...
дур шуд
зи ман... ҳайкот!

Даст не...
Даст не...
рамузни ҳаёт...

Чи шуд... охир?

Чаро?

Намедонам?..

Бечихат даст аз таноб кашид

В-аз чи рӯй?

В-аз чи рӯй?

Хайронам!

Зи ман он дастин нозанин ранчид,

Охир, аз ман чи кӯтахӣ сар зад,

Домани нози хештан барчид?

Доман аз дастин дил макаш ки мабод,

Дасташ афтад ба домани фарьёд!

Дастин нозук,

латиф,

соф,

булӯр...

Дур шуд,

дур шуд зи ман

хайҳот!

Даст не...

даст не...

рамузи ҳаёт...

Дил чу дар банди зулф печон шуд,

Цисму ҷон даст дар гиребон шуд.

Сабру хушу ҳаёл сар то по:

Махв шуд, тира шуд, парешон шуд.

З-интизорат ба дига нур намонд,

Субхи умmed шоми ҳичрон шуд.

Даст дил дар каманди зулфи ту дод,

Накашад даст ҳар чи бодо-бод!..

Дастин нозук,

латиф,

соф,

булӯр...

Дур шуд,
дур шуд зи ман,
хайхот! ..

Даст не...
даст не...
рамузи ҳаёт!

Сталинобод, апрель, 1931.

БА ДУХТАРИ ГУЛ¹

Эй гули навраста, эй ниҳоли хүчиста!
Чун ту гуле дар баҳор ранг набаста.
Гарчи зи бօғ оваранд даста ба даста,
Ранги ту ранги ҳазор даста шикаста.

Ҳайф бадин нозукиву дасти дилошуб
Панҷаи худро занӣ ба дастаи ҷоруб.

Донӣ, нозуктар зи дил ба ҷаҳон нест,
Нозукини дил ба назди шиша гарон нест;
Гарчи шикасти диле ба диде аён нест,
Лек хичолат зи ҷашми дӯст ниҳон нест.

Гирам ҷоруб ҳам чу дастаи раъност
Охир, ҷангаш на баҳри роҳати дилҳост.

Ҳарчанд ҷоруб аст баҳри нағосат,
Ҳарчанд оғоҳӣ аз рамузи сиёсат,
Гӯш кун ин нуктаро ба ҳушу фаросат,
Мӯй бувад роҳи дӯстӣ ва сиёсат,
Саҳт бувад лек поси хотири ёрон,
Саҳт набошад фироқу ҳолати ҳичрон!

Сталинобод, 1931.

¹ Рӯзе Пайрав ба ҳонаи як рафиқа мэдмон мешавад. Соҳиби ҳона дар вақти будани Пайрав ба ҷоруб кардани ҳона сар мекунад. Ин шеър ба ҳамин муносибат гуфта шудааст.

МАКТУБ БА РАФИКАШ

Расид номаи чонпарварат чу бўи баҳор,
Ба ҷисми хастан афсурдаам дамид мадор.
Кушодаму ба адаб бўса додаму хондам,
Ба иштиёқ зи сар то ба по ҳазорон бор.
Чи гўямат ки Масехӣ — Масех мумкин нест
Зи роҳи дур кунад зинда, мурдаро як бор.
Чи хонамат ки табибӣ — табиб ҳам очиз —
Бувад, зи дур намояд илочи ҳар бемор.
Ту рӯҳи соғӣ, вале рӯҳро на ин соғӣ,
Ту нури моҳӣ, вале моҳро на ин анвор.
Ту ҷони мой, вале боз ҳам ғалат гуфтам,
Чаро ки ҷон ба кудуми ту мекунанд нисор.
Ту эътибориу аз эътибор болотар,
Ту ифтихориу аз ифтихор бархурдор.
Нагӯямат ки ту хурӣ — ба хур нест вафо,
Наҳонамат чу парӣ, аз парӣ начӯям ёр.
Ба ин хушам ки ба номи хушат мусаммой
Ту зинда бошу вафо низ бошадат подор.
Навиштай ки ба озори чашм афтодӣ
Ки мекашад бадани нозукат аzon озор.
Қадом хираназар чашм бар нигоҳи ту дўхт,
Ки заҳми чашми бадандеши ўгирифт карор?

Илохй, күр шавад он ҳасуди тиразамир
Дубора гар назаре афканад ба сүи ту, ёр.
Қасам ба чони азизу ба чашми беморат,
Зи сүзиши нигаҳат метапам ба худ чун мор.
Фифон зи дasti фироқу ҷағон даҳр, эй кош!
Ки то ба сина сипар кардаме ман он озор!

РАМУЗИ ҲАЁТ¹

Ман дар он дид, дар нигоҳи сиёҳ
Бас рамузи ҳаёти худ дидам.
Тирагӣ дар назоран ту набуд,
Тирабахтии хештан дидам.
Ба нигоҳат қасам, ки дар нигаҳат
Шаби ҳичрони хештан дидам.
Чашмро аз нигоҳи ман қандӣ,
Парда баҳри видоъ афкандӣ,
Чашми хуммомр,
шӯҳ,
чашми сиёҳ

Дур шуд,
дур шуд
зи ман, ҳайҳот!
Чашм не, чашм не — рамузи ҳаёт!



Аз лабонат, ба ғайри хомӯшиӣ,
Баҳри дилпурсӣ нуктае нарасид,
Гӯшро вакфи он лабон кардам —

¹ Ин шеър нотамом буда, аз ҷанд варакаҳон мусаввада ҷамъ оварда шудааст.

Баста шуд, як ишорае нашунид.
Дидаро дил бар он чамоли ту дўхт,
Чуз рамузи ҳаёт, ҳеч надид.
Чашми хуммор,
шўх,
чашми сиёҳ,
Дур шуд.
Дур шуд, зи ман, ҳайҳот!
Чашм не, чашм не — рамузи ҳаёт!



Фидои чашми хуморинат, эй шаҳаншаҳи хубон,
Ба як нигоҳи ту, ҷоно, ҳазор мартаба қурбон.
Агар ба найзаи мижгон задӣ ба синаи решам,
Ба рағми ғайр маро тири туст марҳаму дармон.
На ҳадди ин ки қунам шарҳи дил ба арзи ту рӯзе,
На тобу тоқату сабре ба сар барам шаби ҳичрон.
Яке ба лутфу қарам кун назар ба ҳоли ҳаробам
Ки аз барои ту умрест парваридаам ин ҷон.



Хуш он dame ки гуле аз баҳори хусни ту чинам,
Ба сояи қади навраста соате бинишинам.
Нисори ҳар қадамат ашки шоҳвори ятимам,
Фидон ҳар суханат ҷони хоксори ҳазинам.
Ба бӯи орази раъно — ҳазонрасида баҳорам
Ба ёди наргиси шаҳло — фусурдагашта ҷабинам.



Кори дили мо ба тори мӯи ту афтод,
Бе сару бе по ба чустуҷӯи ту афтод.
Лонаи булбул бисӯҳт аз аламу рашик,
То ба чаман накҳате зи бӯи ту афтод.
Аз пай наззорон ду ҷашми ту, оҳу —
Бехуду саргашта то ба кӯи ту афтод.
Ранги маҳу шамс тира гашт ба ҷашмам,
Як назаре то ба моҳи рӯи ту афтод.



Гуле бичидаму гуфтам, ки гул ба гул шояд,
Ки чои гул ба сари синаи ту мебояд.
Туро бидидаму тақдиму пешкаш кардам,
Ки нури ҳусни ту бо ранги гул бияфзояд.
Бахору фасли ҷавониву гул ғанимат дон,
Гули шукуфтани худро мадех ба боди ҳазон.



То кай ба ноз мегузарй ту хашар-хашар,
Ман то ба кай зи пушти ту тозам тапар-тапар?
Қанфиту курси турш ту хүрдй кумур-кумур,
Ман иони қоқи сүхта газидам катар-катар.
Чашмони худ зи қаҳр намудй ало-ало,
Аз тарс дасту поям ларзид дағар-дағар.
Шаб бо ракиб бўса бидодй шалап-шалап,
Аз қаҳр дандон газидам ғаҷар-ғаҷар.
Бо дигарон мудом кунй ту пиҷир-пиҷир,
Навбат ба мо, ҳақорату, ҹангу бидир-бидир.

Бухоро, 1921.



В-аз савлати пурхайбати ў шер ҳаросон.
Садҳо сари ғампарвари ғамнок шумурда,
Садҳо тани дилсӯхта бар хок супурда,
Ин ҳайкали сангин ба ҷаҳон монда намоён
Аз хотираи фоцианоки Ӯлуб Арслон...
Донӣ, ба ҷаҳон давлати Чингиз чиҳо кард?
Дар сафҳаи таъриҳи чи андоза хато кард?
Осори саноеъ ҳама бар боди фано дод,
Бахри фуқаро соикан маргу вабо дод,
Аз каллаву сар боргаху бурҷ бино соҳт,
Дар рӯи ҷаҳон салтанати ҷавру ҷафо соҳт.
Аз кину ҳасодат шарари ҷаҳл барафрӯҳт,
Бунъёди кутубхонаи бемисли ҷаҳон сӯҳт.
Хунрезию ҳунхорияш онну амал буд,
Дар сарзаниву каллакани зарбумасал буд.
Бас мамлакату шаҳру вилоёти ҷаҳон сӯҳт,
То кӯраи бедодгари хеш бияфрӯҳт.
Хун соҳт равон то ки ба дарьёчай Ҷайхун
Дарьёчай Ҷайхун шуда буд баҳри пур аз хун;
Ин расм ба ҷо монд аз он қотили ҷаллад,
То бурҷу манор аз сари инсон шавад обод.
Рӯзе ки ба гармӣ чу дили сӯхтагон буд,
Рӯзи рамазон — чиллаи моҳи саратон буд;
Аз пиру ҷавон марду зани ҳалқи мусулмон,
Аз қосибу машкоб, чи ҳаммолу чи дехкон,
Лабташиаву дилгушна ҳама мунтазири шом
В-аз ҷӯши ҳарорат ҳама дилсӯхта, ноком,
Ингуна ниҳо дод — яке ҷарҷӣ бандогоҳ:
Эй пиру ҷавон, марду зани ҳалқи Бухоро,
Эй бандай фармонбари мӯъмину мусулмон,
Эй умр ба сар бурда пай тоату фармон!
Бошед ҳама нек аз ин воқеа огоҳ:
«Аз марҳамату маъдалати ҳукми шаҳаншоҳ»
Фардо ки бувад рӯзи саиди мутаборак

В-аз баъди намози рамазон — иди муборак,
Оед ҳама зери манори маданият,
В-аз баҳри тамошо ки бувад боиси ибрат.
Бо ҳукми шаҳаншоҳи ҷаҳон, хотами даврон,
Навбовай Чингизиу шаҳзодаи Турун,
Дар адлу қарам... яктои ҷаҳон аст
Ҳакко ки, манораши зи бузургеш нишон аст,
Дар сояни теги қарамаш хуфта ҳазорон
Беконаву белонаву бечораву дехкон,
Хоҳем ҷазо дод ба як марди гунаҳгор
Ин кофири ломазҳабу ин муртаду мурдор.
Гӯянд ки ин дар рамазон рӯза надорад,
Худро илалу ҳастаю бемор шуморад;
Бо фатвии... дин муфтии ислом
Ин кофири малъун шуда маҳкум ба эъдом.
Ҳар кас ки чу ин мард бувад лонки дор аст,
Яъне ки сари қуфр сазовори манор аст.
Анбӯҳи ҳалоиқ ҳама ҷамъ омада якҷо,
З-анбӯҳ шуда валвалаву ғулғула барпо;
З-он байни ҳалоик расад овози анине
Фарьёди ҷигарсӯхтаи марди ҳазине.
Пероҳани ў барзада бар гардани ғамнок
Аз банди миён то ба сари қифт дусад чоқ,
Бо чӯби ситам таҳтаи пушташ шуда афгор
Аз зарбаи бемарҳамати дasti ситамгор.
Бо сӯзи ситам, дарду-алам қомати ҳамвор
Бечораи бадбахти фалокатзада бемор.
Хуноба равон сохта аз дидай пурхун,
Сар то ба қадам аз асари хун шуда гулгун.
Бар фарки сараш дарразанон одами ҳоким
Сарбози «фидокори» ҷафопешаи золим.
Ин манзараи фоҷиа, ин ҳолати даҳшат
Як хотира аз воқеаи давраи ваҳшат.

• • • • •

„Рӯзе ки ба фирӯзӣ, бо маркази имрӯзӣ
Ҷӯранг шавад гетӣ, ҳамсанг шавад даврон“.

Лоҳумӣ.

МУЖДА БА ПРОЛЕТАРИ ҶАҲОН!

Ба устоди санъаткори «Кремль»-и шӯроӣ, адаби
инқилобӣ — рафиқ Лоҳумӣ бахшида шуд

Эй пролетари дунъё!
Эй коргари кайҳон!
Бодо ба шумо мужда,
Аз кишвари ободон.

Аз мамлакати муздур,
Дунъёни нави маъмур,
Колхоз шуда — масрур,
Совхоз шуда — шодон.

Аз маркази истеҳсол,
Дорандай истиклол,
Бо роҳбари фаъол,
Органи коммунистон.

Аз кӯраи оташбор,
Сӯзандай истисмор,
Ғамҳори пролетор,
Бунъёдкани шоҳон.

Он кишвари таърихӣ
К-аз ҳар тарафаш пур буд
Ҷабру ситаму бедод,
Дору кушишу зиндан,

Он мамлакате к-ӯро
Маҳкум ҳамекарданд,
Шоҳаншаҳу миру бой,
Шайху кashiшу рухбон.

Бар ҷони капитолист,
Тӯфони бало овард —
Шӯриш зи пай шӯриш —
Бӯхрон ба сари бӯхрон.

Бо душмани синғӣ гӯй,
То даст кунад кӯтоҳ,
К-ин панҷан фӯлодӣ,
Омода бувад ҳар он!

К-ин оташи қаҳри мо
Дунъёи қуҳанро сӯҳт,
Хокистари ўро.бин,
Дорад ба ҳаво ҷавлон.

Аз ҳосили дасти мо
Дар панҷ шуда иҷро
«Волхов»-у «Днепр»-у «Вахш»
«Варзоб»-у «Дзегистон»...

Аз панҷан меҳнаткаш
Ин панҷ мӯяссар шуд,
Панҷ китъаи рӯи арз
Шуд панҷагазу ҳайрон.

Панчсолаи аввалро
Дар чор бипаймудем,
Панчсолаи дуюмро
Дорем ҳамин паймон.

Компартияи Ленин,
Сардории Сталин
Андар раҳи социализм
Моро бувад ў раҳдон.

15 СОЛ

Ба муносибати 15-солагии Инқилоби Октябрь

Ба рӯи лавҳаи таърих,
Сад ҳазор рақамҳо
Кашида, лек:
Чу ин 15, рақам накашида,
Надида ҳеч ба чашму,
Ба гӯш ҳам нашунида...

Ба рӯзу
моху
ба солу
ба аср...

Давраи дунъё.
Бале, дунъё —
Дунъёи кӯҳна,
Балки фасурда
Ҳазорҳо рақами тирагун кашида ва
Аммо...
Чу ин рақам —
Рақами сурхи 15 накашида,
Надида ҳеч ба умру
Ба гӯш ҳам нашунида.

Ачаб?! ..

Чи сон ракам аст —

Ии ракам, ки давран дуньё

Бале давраи дуньёни буржуазия,

Як чо... .

Ки дар ҳисоб наёяд,

Ба як фулус наярзад,

Ба пешни ҳайбати ин 15

Зи тарс биларзад

Ба як фулус наярзад.

Чаро? !. .

Чу ин раками сурхро ба умр надида,

Надида ҳеч ба чашму

Ба гӯш ҳам нашунида.

Ҳазорҳо раками тирагун кашида, ва

Аммо

Чу ин ракам —

Раками сурхи

15 накашида. . .

Надида ҳеч ба чашму

Ба гӯш ҳам нашунида



Муштэуре буд дарон қишлок
Буд мулакқаб ба Музaffer чаток.
Сохиби мулку чаману бор буд,
Аз кафи ранци дигарон чор буд.
Аспу хару уштуру бузгола дошт,
Модагаву барраву гүсола дошт.
Судхүрй буд сару кори ў,
Хилагарй мояи бозори ў.
Ду зану ду чўрию ду банда дошт,
Одати ифлоси бади ганда дошт.
Баски бадаъмолу дилозор буд,
Неши забонаш чу дами мор буд,
Мушт ҳамекўфт ба фарки факир,
Рахм намекард ба бемору пир.
Фаллаи бисъёр ба амбор дошт,
Мошу ҷаву гандуму ҷавдор дошт.
Камбағалу батраку бечораҳо

ВАФОТИ ЛЕНИН

Ором шав, эй навои музик!
Эй байраки сурх, сар фурӯ кун!
Эй нағмасарой, дам фурӯ бар!
Мурд Ильич — пешвои мазлум.
Андар дили синфи коргарҳо
Афтод шарори мотами сурх.
Дар дуди сиёҳи абри торик
Цавлон мекард байраки сурх.
Не!.. Ҳеҷ намурдааст Ленин,
Ў зинда бувад,
Ҳамеша бо мост!
Эй музика, нола соз!
Ҳон, марш!
Мурд Ильич,
Зинда бод Ленин! —
Ленин ба дили пролетарҳост.

Александр Жаров

Сталинобод, февраль, 1931.

БА ВАФОТИ ЛЕНИН

Не мавчу чўши зилзила, не тундбоди сахт
Афканда ин талотуму ҳангома дар замин.
Ҳон, мерасад хабар ки
Ленин рафт аз миён! ..
Ояд хабар ки
Фавт намуд Ильич Ленин! ..

Боз ист, офтоб!
Ту, эй шамс, раҳм кун!
Як лаҳза сабр кун,
Ба зиё барфро масӯз:
Аз тирагӣ туро хабаре нест,
Боз монд,
Он шӯълаҳои синаи Ильич аз фурӯз! ..

Дунъё... завод... дастгаҳи бекарори ман,
Дигар ба бӯстон наниҳад пой боғон!
Бишнав ту, эй ҷаҳон, ки
Зи дунъёи коргар
Мафқуд гашт ҳайкали пурэӯр, пахлавон.

З-ин пас шарорае назанад хини гуфтугү,
З-он нутки оташини шарапбори хонасүз.
Аз пеши кўраи шарарапрўзи инклиоб
Якбора дур гашт чу устоди кўрасўз!

Дар мазрае ки занг занад иолаву фифон,
Он чо ки дар фазош садо ракс менамуд —
Нокарда ҳеч гиръя ба як умр, дехқон,
Дидам ба сони тифл чунон гиръя менамуд.

Пайдост к-ин ба риштаи фўлодии матин
Хамвора раста зери нидоҳон Октябрь,
Пайдост, солҳон паёпай ба зиндагӣ
Ин синфи камбагал шуда пайванд бо Ленин.

Чун дар миёни анбӯхи авлоди навҷавон,
Он чо ки маҳкамаст асоси ленинчиён,
Миллионҳо сарони ленинизм зиндааст,—
Бас инчунин бувад, Ильичи мо намурдааст!

Бас, баҳри чӣ зи ғурриши ин тундбоди саҳт
Дар зери мавҷу зилзилаву ларзиши муҳит
Хон, мерасад хабар ки:
Ленин рафт аз миён!
Ояд хабар ки фавт намуд Ильич Ленин! ..

Александр Жаров

Сталинобод, январь, 1931.

МУСОБИҚАИ СОЦИАЛИСТИ

Бисъёр монеъ, бисъёр садҳо
Афтода дар кор,
Истода дар роҳ.
Аммо нагардем,
Мо ҳеч аз ин роҳ,
Ҳаргиз натарсем —
Аз макри бадҳоҳ! ..
Дар кори тоза,
Омода бошем,
Дар вакти тафтиш
Озода бошем;
Аз якдигар пеш
Истода бошем!
Аз кист маҳкам?
Аз кист бисъёр?
Кори кӣ бехтар?
Чинси кӣ зебо? ..

Февраль, 1931.

АЗ ПОСТАНОВКАИ „МЯТЕЖ“

Чеосов

Рӯ ба сахро оварам дардам ду боло мешавад,
Ери ханчарбози ман дар шӯру-ғавғо мешавад.
Як тараф аз неши хори гул шавад дастам фигор,
Боз аз дигар тараф тири нигаҳ ҷо мешавад.

Сирекин

Меҳмонҳо доштам, андар табак мошоба буд,
Қирғизи бечора аз дарди шикам афтода буд.
Аз қимизу бӯза то вакти саҳар бардоштам,
Кайфи ў, биллаҳ ки, бехтар аз шаробу бода буд.

Чеосов

Ман ба митинг рафтам як гульизоре дидамаш,
Номи ёрамро ба сад ачзу адо пурсидамаш,
Гуфт: номи ман демокрот асту корам сарсарӣ,
Садқаи он ному саргардони ў гардидамаш.

Қарбоев

Дуздҳоро як ба як бо тир паррондан равост,
Раҳм кардан, сабр кардан, шарм кардан носазост.
Ман ки бо мушти худ оҳанро брешим соҳтам
Рӯ ба рӯи хасми худ ором будан кай равост?!

А. ЛОХУТ

БА ШОИРИ ҲУНАРМАНДИ ТОЧИК ПАЙРАВ СУЛАЙМОНИ

I

Эй шоири номдори точик,
Донандаи нуктаҳои борик!
Бисъёр шудам зи номаат шод,
Эй хонаи некии ту обод!
Аз Тоҷикистон ба шаҳри Маскав,
Сехри қаламат фикандадар тав.
Гуфтӣ ки дар ин муҳити озод,
Аз тоҷики комсомол кунам ёд.
— Он қувва ки дил ба вай бидодам,
Албатта, намеравад зи ёдам.

II

Ин давра ки пунбаҳои точик
Бирҳонадамон зи шарри Амрик.
Боист ки комсомол дар он ҷо,
Бозӣ бикунад роли муҳимро.

Ту низ ки як ҷавони покӣ,
Коил ба усули иштирокӣ,
Бояд ба ҳунар намуна бошӣ,
Сарбози сафи коммуна бошӣ.

III

Аз маркази томи инқилобӣ,
Сад шӯъла саломи инқилобӣ
З-ин пири ғуломи наҷҷавонон,
Бар комсомолони Тоҷикистон!

Москва, январъ, 1931.

ПАЙРАВ ЗИ МИЁН РАФТ

Пайрав ки яке шонри шүроии мо буд,
Сад ҳайф ки, дар айни чавонӣ зи миён рафт.
Дар даҳр баҳорасту ҳазонаст, валекин
Афсӯс тавон хӯрд бар он гул ки чавон рафт.
Аз маҳфили аҳбоб дар ин мотами ҷонсӯз,
То абри сияҳ дудсифат оху-фифон рафт.
Лекин насазад нола, ки дар гулшани шӯро
Сад гул расад он рӯз ки як гул ба ҳазон рафт.
Сад Пайрави комил ивази ин бирасонем,
Як Пайрави наврастай мо гар зи миён рафт.

Июнь, 1933.

БА ЁДОВАРИИ ШОИРИ ШУРООИ ТОЧИК— ДУСТАМ ПАЙРАВ СУЛАЙМОНИ

Телеграм зи Самарқанд ба Сталинобод —
Телеграммаи мудхиш, расид тунд чу бод;
Хабар, хабар —

«Хабари дилхарошу пурҳаячон»¹

Чу тир ҷонгузарасту чу тег тез, чунон
Ки з-ӯ яке шуда гиръёну, дуюмӣ ларзон,
Яке ғарики таассуф, яке дигар ҳайрон!
Чи сон хабар?

— Ба рафиқон расида ин мазмун,

Ки:

«Соати шаши рӯзи 9-ми моҳи июнь
Адибу шоири шурой — Пайрави ноком
Вафот ёфт пас аз ҳастагии пур-олом...»
Суханшиносу фасоҳатнигору санъаткор,
Ки санъати қаламаш карниҳо шавад подор;
Зи бўстони адаб ҳуд чу булбуле бипарид.

¹ Ин мисраъ аз як шеъри ҳуди Пайрав гирифта шудаваст. П. Д.

Вале шукуфаи абыёти ў бувад човид.
Кунун ба мотами ў чон оху афгон нест,
Чунин сифат — сифати хизби большевикон нест!
Ба мо равост, ки тарбияти чавононро
Кунем бо сифати хуб комилан ичро
Ки то зи батраку колхозчиёну коргарон,
Зи байни тӯдаи меҳнаткашони рӯи чаҳон,
Ба чон Пайрави фавтидан пуристеъдод,
Талантҳон зиёди чавон шаванд эҷод!
Талантҳон кависсанѓъати пролетарӣ,
Талантҳон баланди ҳаёти раиҷбарӣ.
Талантҳон чу Горький — адаби оламгир,
Талантҳон чу Лоҳутӣ — устоди кабир.

Сталинобод, июнь, 1933.

ҲАКИМ КАРИМ

МОНАНДИ ГУЛ НАШУКУФТИ

Хурд будй, навозишат карданд. Хандидй. Завкидй. Кох-кох задй. Кӯдакона ноз кардй. Модар, модарона бўсид. Падар, падарона саратро молид. Чашмонат лахча барин медураҳшиданд. Рухсорат себи сурх барин мебобид.

Ҳаёт васиқан балоғатро ба дастат дод. Замини куҳансол оғўши худро ба ту боз намуд. Ситораҳо хандиданд. Офтоб, пеш-пеши ту ракс кард. Замон аз ҷавлонгоҳи худ чой, давра шамшери бурро дод. Аср талаби қонуниашро пешниҳод намуд. Ҳак дошт.

Давидй. Ҷаҳидй. Наъра задй.

Ин баҳори умрат, навбаҳори соли дураҳшонат буд.

— Кӯ роҳ?! Кӯ истиқбол?! — гуфтӣ. Ин остонаи даромадгоҳат буд.

Дар рагҳон ту хуни ҷавонӣ мечӯшид. Медамид. Шалпар кист, шалпаршавӣ чист,—намедонистӣ. Рехтани баргони гули навбаҳор чист? Пажмурда шудани рӯҳ, озурда шудани дил чист? — ҳабар надоштӣ. Ба на-

возиши модарат табассум кардй. Ба омўзиши падарат писханд задй. Пасро пас, пешро пеш задй. Бо ҳаёт гүштй гирифтй.

Мавчи мағрурияти давра чўш зад. Дар қасри эзим ба рўи «чаноби олӣ» туф кардй. Алами синаҳои чок, танаҳои бесар, нахрҳои кирмиз, интикоми ҳамасронат—бинокорони гулистони ояндаро гирифтй.—Ҳак доштй,

Шикоргоҳи сайёдон, хоки шиббахӯрдан Эрон, қабри поймолшудаи ҷовидони Хайёми азиҳ ва Саъдии бузургро зиёрат кардй. Ҷўянида, ёбанда — гуфтй. Ба онон дасти умед дароз кардй. Дар ғарибӣ шабҳои торро рӯз намудй. Дар болои ҷилдҳо, саҳифаҳо, сатрҳо, ҳарфҳо мижка назадӣ.

Китоби ҳаёт саҳифаҳои асраро гардондан гирифт. Ҳар як байти он, ҳар як достони он, ба ту дарси чӯшхурӯш доданд. Закӣ будй, аммо шогирди саркаш будй. Ноз мекардй. Ба дарс дер меомадй. Шӯҳ будй. Вале устодат забардаст буд. Ин дарсҳо чӯшхурӯши ҷавониатро паст карданд. Ҷилаватро доданд. Қалиди саодатро ба ту супурданд. Дар охир:

— Марҳамат, ана, ҷавлонгоҳ!—гуфтанд. Умедвори мавчи пурҳаяҷони латифи ту шуданд. Умедвори ҷавлонзанин чусту ҷолоки ту гардиданд.

Сабза барин сабзидй. Шервор қадам мондй. Пеш рафтй. Чун барраи ширмаст ба тегаҳо давидй. Ҳарсангҳо садди роҳат шуданд. Ғалтидй, хестй. Боз давидй.

Ғамзан дуруштони ҳаёт, нози дағалони зиндагонӣ, ҳастин ҳассоси туро коҳонданд. Рӯҳи фараҳноки туро пайдарпай пажмурда намуданд. Рухсори сурхатро зард, оташи ҷашмонатро ҳомӯш, мӯйҳои сияҳатро парешон қарданд. Ҳамидӣ. Маъюс, ҳазин шудй. Аз сари минбар дар болои тобути ҷасади зинда, вале рӯҳи мурдан ту «ҷаноза» хонданд. Нахандидӣ. Нолидӣ. Гиристӣ.

Ед дорй, чарогат дар арафаи хомӯш шудан буд.
Хаёт, ба ҷои чароги сиёҳи аҷдодӣ, ба ту маяки пурнури
истикболро бахшид.

Ед дорй, зинда дар гӯр шуда будӣ. Ҳаёт, ба ҷои
қабри торик, ба ту ҷаманзори тоҳтутоз дод.

Цилаваш дар дастат, аспи аср шиҳа зад, ғамзанамой
кард, vale ту болои он дуруст нанишастӣ. Савор шуда,
богистонро насайридӣ, мевазшро начашидӣ, гулхояшро
ба бандагӯшат наовехтӣ. Ба бӯяш сер нашудӣ. Монанди
кӯдак назавқидӣ, монанди гул нашукуфтӣ.

Сталинобод, апрель, 1934.

МУНДАРИЧА

Пайрав Сулаймоний III—VIII

Кисми I

Калам	3
Шукуфай ирфон ё худ озодни занони Шарқ	4
Таҳти хунин	8
Республикаи Тоҷикистон ва матбуоти ранҷбарии тоҷик	16
Ба муносибати инқилоби Бухоро	22
Қалами санъат ва меҳнат	24
Ба устоди „Сели оҳанин“ Серадимович	25
Таърихи манори Ӯлугбек	27
Ба зарбдор!	28
Мужда бод, зинда бод ҳаштуми март	29
Якӯни Май	30
Корвон	32
Сарват ва меҳнат	34
1905	36
Таърихи фавти шоирӣ меҳнаткаши форс Шайх Алӣ пинадӯз, 19-ми августи соли 1929 дар Бухоро	38
Ба ҷамъияти Ҳилоли аҳмар	39
Ба муносибати вафоти шоирӣ инқилобии рус Маяковский .	40
Бар зидди оппортунистони „чал“ ва рост. Ба ёрии зарбдорон	41
8-ми март ва санои нағиса	42
Пролетарҳо	43
Ду ҳуҷум	44
Навиди Вахшстрой	45
Ба муносибати тӯи 8-солагии „Ҳақиқати Ӯзбекистон“ .	50
Марши пионерон	51
Марши байраки меҳнат	53
Ба адаби сурҳи инқилобӣ рағиқ Лоҳутӣ	55
Яке аз шиорҳои баъд аз шӯриши соли 1905	56

Кисми II

Якими май ва МОПР	59
Хиндистон	61
Як қурбонин кӯчаи буржуазии Европа	63
Ба муносибати воқиани Афғонистон	65
Ба фалокатзадагони зилзилан Эрон	66
Асира ё худ исъён	70
Ба шарафи қиёми занони шарқ	72
Ба таҳтиниши	74
Ба милитаристони Япония	75
Шӯриши Чин ё худ воқиани Нанкин	82

Кисми III

Баҳори Тоҷикистон ва нодан чӯповӣ	87
Баҳория	88
Наҳими баҳорӣ	89
Интиҳоби маъшук	91
Тазмиини ғазили Рӯдакӣ	92
Оҳангӣ тор	93
Чи шуд ки?	94
Шаби ҳиҷрон бо ҳаёли ҷонон	95
Фироқнома	97
Кай гуфтаамат?	100
Гар ту дар пайванд бошӣ, аз ҷаҳонам бок шест	101
Сазон ман аст	102
Муҳаммас бар ғазали Ризой	103
Душвор шуд	105
Фироқномаи Мунираи ноком	106
Ба боғбон	107
Парвоз мекунад	110
Боғбони гул	111
Дасти булагин	114
Дар фироқи ласти булагин	116
Ба дуҳтари гул	119
Мактуб ба рафиқаш	120
Рамузи ҳаёти	122
Фидон ҷашми ҳуморинат, эй шаҳданишаҳи ҳубон	124
Хуш он даме ки гуле аз баҳори ҳусни ту ҷинам	125
Кори дили мо ба тори мӯи ту афтод	126
Гуле бичидаму гуфтам, ки гул ба гул шояд	127
То кай ба ноз мегузарӣ ту ҳашар-ҳашар	128

Кисми IV

Шеърҳон иотамом

Маноран марг	131
Мужда ба пролетари ҷаҳон!	134
15 сол	137
Муштзӯре буд дарон қишлоқ	139

Тарҷимаҳо

Вафоти Ленин	140
Ба вафоти Ленин	141
Мусобиқаи социалистӣ	143
Аз постановкии „Мятеж“	144

Хотира Пайрав

Ба шоири ҳунарманди тоҷик Пайрав Сулаймонӣ	145
Пайрав зи миён рафт	147
Ба ёдоварии шоири шӯроии тоҷик—дӯстам Пайрав Сулаймонӣ	148
Монанди гул нашукуфтӣ	150

ПАЙРАВ СУЛАЙМАНИ
СБОРНИК СТИХОВ

На таджикском языке

Тартиблизада: *М. Турсунзода*
Мухаррирони масъул: *М. Турсунзода*
и *С. Худойбердизаде*

Отв. редакторы: *М. Турсунзаде*
и *С. Худойбердизаде*

Подписано к печати 12/III 1941 г.
М 36653. Заказ № 3621. Тираж 5.200.
Печ. л. 10½. Уч. авт. л. 4,66. тип.
знаков в печ. листе 33.400.
Цена 2 р. 96 к., пер. 2 р. 25 к.

Лениздат, типография № 3
им. Коминтерна, Ленинград,
Красная ул., 1.